



Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,  
Шавад тира аз беҳирад рӯзгор.

ҲАФТАНОМА АЗ 20-УМИ ИЮЛИ СОЛИ 1932 НАШР МЕШАВАД

№ 6 (12282)  
11 феввали  
соли 2021

# ОМУЗГОР

НАШРИЯИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН [www.omuzgor-gazeta.tj](http://www.omuzgor-gazeta.tj)

## ▶ АРҶУЗОРӢ

### Осорхонаи Пешвои миллат дар литсейи касбӣ-саноатии кимиёвӣ

Дар литсейи касбӣ-саноатии кимиёвӣ шаҳри Леваконт осорхонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил мегардад. Бо ин мақсад ин муассиса мавриди навсозӣ қарор гирифтааст.

6 феврал раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳақимзода ва вазири меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ширин Амонзода аз литсейи касбӣ-саноатии кимиёвӣ шаҳри Леваконт دیدан намуданд.

Таъмиру навсозии муассисаи мазкур ба хотири фароҳам овардани шароити хуби корӣ ва мучахҳаз намудани синфхонаҳо бо аёнияти дарсӣ роҳандозӣ гардидааст.

Бояд тазаккур дод, ки Сарвари давлат охири солҳои 60-уми асри гузашта дар омӯзишгоҳи касбӣ-техникии №40-и шаҳри Калининобод (имрӯза литсейи касбӣ-саноатии кимиёвӣ шаҳри Леваконт) таҳсил намудаанд. Аз ин рӯ, ашӯи таълимии замони таҳсили Президенти мамлакат дар ин таълимгоҳ ҷамъоварӣ гардида, дар осорхона маҳфуз дошта мешаванд.

Раиси вилоят Қурбон Ҳақимзода зикр дошт, ки осорхонаи Пешвои миллат мувофиқ ба солҳои 60-70-уми асри ХХ бо қандакорӣ гачкорӣ бунёд мешавад. Ба масъулин дастур дода шуд, ки аз ҳама имконияти мавҷуда истифода намуда, осорхонаро дар муҳлати муайян ба истифода диҳанд.

## ▶ САБҚАТ

### Озмуни ҷумҳуриявӣ «Донишҷӯи сол-2021»

Қумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ мамлакат озмуни ҷумҳуриявӣ «Донишҷӯи сол-2021»-ро эълон менамояд.

Озмуни «Донишҷӯи сол-2021» бо мақсади дастгирӣ



ва ҳавасмандгардонии донишҷӯён дар самти илмомӯзӣ, фарҳангдӯстӣ, ҳештаншинӣ, меҳанпарастӣ, ифтихори миллӣ ва маърифатнокии донишҷӯён роҳандозӣ шуда, дар он донишҷӯёни курсҳои 2,3 ва 4, ки танҳо бо баҳои аъло таҳсил мекунанд, ҳуқуқи иштирок кардан доранд.

Озмун дар ду давра баргузор шуда, даври аввал дар донишгоҳу донишқадаҳо ва даври ниҳой дар дастгоҳи марказии Қумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш баргузор мегардад.

Дархостҳо барои иштирок дар даври ниҳойи озмун аз ҷониби муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ мамлакат то 20 апрели соли 2021 қабул карда мешаванд. Ғолибон дар арафаи Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон-23 май қадрдонӣ мешаванд.

## ▶ ДУРНАМО

### Муаррифии Стратегияи миллии рушди маорифи Тоҷикистон барои то соли 2030

Ҳафтаи гузашта дар Ҳолори Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифии Стратегияи миллии рушди маорифи Тоҷикистон барои то соли 2030 баргузор гардид.

Дар кори он Муҳаммадҷосиф Имомзода-вазири маориф ва илм, муовини якум ва муовинони вазир, сардорони раёсату шӯъбаҳои дахлдори вазорат, Осама Маккавинамояндаи ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон, Алберто Бианколи-сардори бахши маорифи ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон, Ангелих Махал-директори барномаҳои таълимии ЮСАИД дар Тоҷикистон, Муҳаммад Тариқ Хон-роҳбари кишварҳои шарикони глобалӣ дар соҳаи маорифи Тоҷикистон, Кристиа Пиккат-намояндаи ЮНЕСКО, Саодат Бозорова-мутахассиси калони барномаҳои таълимии Бонки умумичаҳонӣ рушд, Марико Кавабатта-намояндаи муваққатӣ-муовини директори минтақавӣ Барномаи ҷаҳонӣ

озуқаворӣ ва дигар шарикони рушд ширкат варзиданд.

М. Имомзода иброз дошт, ки Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи мазкурро бо мақсади ноил шудан ба афзалиятҳои бештар, аз ҷумла, дастрасии таҳсилот ва иштирок дар ҷараёни таҳсилот, самаранокӣ дохили соҳаи маориф, сифат ва муҳимияти соҳаи маориф, таъмини принципҳои баробарӣ дар соҳаи маориф ва илм, идорақунӣ ва маблағгузори бучети соҳаи маориф таҳия намудааст.

Ҳамчунин, дар рафти нишаст паҳлуҳои муҳталифи Стратегияи миллии рушди маориф барои то соли 2030 аз ҷониби иштирокчиён мавриди баррасӣ ва муҳокимаронӣ қарор гирифт. Қайд гардид, ки мақсади ислоҳот ба вучуд овардани низоми таҳсилоте мебошад, ки он барои ҳама дар тӯли тамоми ҳаёт сифатнок ва дастрас буда, иқтисодӣ кишварро бо қормандони

салоҳиятнок, инфрасохтори мувофиқ ва технологияи муосирро инноватсионӣ таъмин карда тавонад.

Сипас, Бадриддин Музаффарзода - сардори раёсати иқтисод, банақшагирӣ дар соҳаи маориф ва илм иброз дошт, ки қаблан ҳам чунин як стратегия дар соҳаи маориф ва илм қабул шуда буд ва муҳлати амали он 9 солро дар бар мегирифт.

Гуфта шуд, ки дар заминаи амалигардонии талабот ва бандҳои стратегияи нав, соҳаи маориф ва илми кишвар дар давоми 10 соли оянда ба таври бесолика рушд хоҳад кард. Аз ҷумла, сатҳу сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ ба маротиб бехтар хоҳад гашт. Ҳадафи ниҳой ва талаботи стратегия мувофиқ ва баробар намудани соҳаи маориф ва илми Тоҷикистон бо кишварҳои пешрафтаи дунё ба шумор меравад.

Маркази матбуоти  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

## • ДАР ИН ШУМОРА: •

Раҳнамову раҳкушои аҳли  
илму маориф

саҳ. 2

Пешравиҳои вазорат назаррасанд

саҳ. 3

Нахустин мактаби олии кишвар  
90-сола мешавад

саҳ. 4

Ҷаъолияти донишгоҳ вусъат меёбад

саҳ. 5

Пешаи беҳирадон

саҳ. 6

Ҷу касби илм кардӣ, дар  
амал кӯш

саҳ. 7

Аз танқиду таҳқир то  
таҳриру такмил

саҳ. 8

Ҷароғи илму маърифат

саҳ. 9

Махсусиятҳои омӯзиши  
забони англисӣ

саҳ. 10

Солимии равонии наврасон

саҳ. 11

Ифтихори мо ту ҳастӣ, эй Ватан!

саҳ. 12

Дар ҳама қор машварат бояд

саҳ. 13

Ситоишномаи Роғун

саҳ. 14

Маҳорати суҳанвар

саҳ. 14

## ► ДАР ҲОШИЯИ ПАЁМ

**Соли 2021 дар таърихи халқи тоҷик ва миллати мо ба ша-рофати таҷлили 30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли таърихӣ ҳоҳад буд. Дар оғози ин соли ҳуҷастаи миллӣ манзур гардидани Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун санади муҳиме дар ҳаёти ҷамъиятию сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоии кишвар ба ҳисоб меравад, ки раванди рушди кишварро дар соли сипаришуда натиҷагирӣ ва барномаи пешбурди соҳаҳои мухталифи онро барои соли 2021 мушаххас менамояд. Ба иборати дигар, ин санади сарнавиштосоз барномаи фаъолияти солони мардуми кишвар ва тамоми тоҷикони оламро дар қаламрави ин соли таърихӣ ва фаромӯшнопазир муқаррар намуд.**

Аҳли илму маорифи кишвар аз он саодатманд ва соҳиби иқболи баланд хастанд, ки дар Паёми навбатӣ

яки мо, кормандони соҳа, хоса омӯзгорону устодон вазифаҳои мушаххас мегузорад, то бо масъулиятшиносии баланд ба-

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ баргузор мешавад. Дар навбати аввал, таҳлили амиқ ва саривактӣ натиҷаҳои озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» нишон дод, ки новобаста ба мушкилот ва камбудҳои ҷойдошта, ки ба он аз ҷониби худи Пешвои миллат ҳам ишорат шуд, дар давоми ду сол таъсири матлубе барон ба китоб рӯ овардани намоёндогони табақаҳои мухталифи ҷомеа, ҷавонону наврасон ва ҳатто кӯдакону калонсолон расонид. Ин матлаб баёнгари он аст, ки дар заминаи татбиқи амалии ҳадафҳои ин озмуни бузург тахти раҳнамоии Пешвои миллат мардуми тоҷик бори дигар суннатҳои деринаи фарҳанги китобдориву китобхонии ниёгони ҳешро эҳё намуданд,

асосии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» мусоидат менамояд.

Ин самараҳои бисёр муассир дар ташаккули маънавияти ҷомеа моро умедвор мекунам, ки баргузориҳои озмуни нав низ метавонад чеҳраҳои тозаеро дар риштаҳои илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ кашф намуда, пеш аз ҳама, барои ҷалби бештари хонандагон ва донишҷӯён ба ин илмҳо ва омили муҳимме дар иҷрои ҳадафҳои барномаи бистсола гардад. Дар ин самт Пешвои миллат бо изҳори боварӣ ва умедворихонӣ зиёд аз баргузориҳои ин озмун таъкид доштанд: **«Илова бар ин, зарур мешуморам, ки ба хотири боз ҳам бештар ба**

бахши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ намоёнд. Ҷалби ҷавонон ба иҷрои таҳқиқоти илмӣ дар ин бахшҳо барои пешрафти иқтисодияти мамлакат низ муҳим аст, чун самара ва натиҷаҳои илмии онҳо дар сурати мавриди татбиқ қарор гирифтани пешрафтҳои назаррасе дар соҳаҳои гуногун, чун иқтисодият, кишоварзӣ, технологияҳои иттилоотӣ, технологияи кишоварзӣ, истехсоли неруи барқ, соҳаи энергетика ба бор оварда, дар умум ба раванди расидан ба ҷаҳон ҳадафи стратегияи мамлакат, хосатан санъаткорӣ, ки ба наздикӣ эълон гардид, мусоидат намоёнд. Таъсири ҷоиҳои маҳсус дар риштаи илмҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ дар қатори Ҷоиҳои номи Исмо-

# Раҳнамому раҳкушои аҳли илму маориф

низ Роҳбари давлат ба рушди соҳа, пешрафти ҳамаҷонибаи он таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намуда, дурнамои рушд ва роҳи равишҳои навини таҳаввули илму маорифи кишварро ба таври мушаххас барномарезӣ намуданд.

Дар навбати аввал, таҳлили амиқи вазъи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касбӣ дар дохил ва хориҷи кишвар ва бар ин асос пешниҳоди афзун гардонидани шумораи донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ хориҷи кишвар, хоса дар риштаи илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ як барномаи муҳим ва мушаххас барои тайёр намудани мутахассисони соҳа ва аз ин роҳ мусоидат намудан ба иҷрои «Барномаи бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ» маҳсуб меёбад. Пешвои муаззами миллат тавассути таҳлили амиқ муқаррар намуданд, ки дар доираи омодагӣ ба таҷлили 30-солагии соҳибистиқлолии Тоҷикистон «дар мамлакат 3020 иншооти соҳаи маориф бо зиёда аз 1 миллиону 300 ҳазор ҷойи нишаст сохта, ба истифода супорида шудааст».

Ин ғамхорӣ ва дастгирии шоиста аз соҳаи маориф ва илми мамлакат дар назди ҳар

рои бурдани сифати таҳсилот талош варзем. Пешвои миллат ин масъулият ва вазифаи бузургро дар назди омӯзгорон гузошта, таъкид доштанд, ки «**Мо барои бехтар кардани сатҳи сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити заруриро муҳайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем.**»

Роҳбари давлат бо натиҷагирӣ аз фаъолияти соли аввали эълон намудани «Солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф» ва нақшаи чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025, ҷиҳати боз ҳам тақвият додани роҳҳои амалкарди ин чорабиниҳои муҳим шеваву василаҳои бисёр матлуб ва муҳимро барои ҷомеа, хоса аҳли илму маориф манзур намуданд. Пешниҳоди дигари бисёр муҳими Пешвои миллат, ки он ҳам дар асл як шеваи муассир барои расидан ба ҳадафҳои ин барнома, эълони озмуни ҷумҳуриявӣ тахти унвони «Илм – фуруғи маърифат» мебошад, ки дар баробари озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» барои хонандагону донишҷӯён ва устодони риштаҳои илмҳои



зеро, ба ифодаи Пешвои миллат «**Тоҷикон яке аз миллатҳои қадимаи дунё ва дорони таърихи беш аз 6000-сола буда, ҳанӯз аз даврони бостонӣ соҳиби саводу қалам, девону дафтар, илмдусту адабпарвар, давлатсозу давлатдор, меъморӣ шахрсоз, шахрдору шаҳршинос, яъне фарҳангиву тамаддунсоз ва ободкору созанда ба шумор мераванд.**»

Дар ин амр пешниҳоди саривактӣ бидуни имтиҳон дохил шудани ғолибони ҷойҳои ифтихории озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва ҳавасмандсозии падару модари онҳо, воқеан, як тадбири барҷастаи омӯзандаест, ки пеш аз ҳама, барои тақмили хирадгарой, ахлоқи ҷомеа ва татбиқи матлуби нуктаҳои

омӯзиши илмҳои риёзӣ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони «Илм – фуруғи маърифат» гузаронида шавад».

Нуктаи дигари қобили таваҷҷуҳ, ки барои пешрафти илму маориф, тарбияи олимони ҷавон ва муҳаққиқони тозаназар мусоидат менамояд, ин зиёд кардани стипендияи донишҷӯён, магистрантон ва докторантон мебошад. Ин ҳадафи наҷибу созанда, пеш аз ҳама, омил бар он мегардад, ки донишҷӯён, хосатан, магистрантону докторантон барои боз ҳам ҷаҳду талоши бештар дар самти таҳқиқи пажӯҳиши самтҳои муҳими илм, хоса дар

или Сомонӣ барои олимони ҷавон метавонад як тадбири муҳим ва шоиста дар роҳи боз ҳам боло бурдани сатҳи сифати корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, ҷалби бештари ҷавонони соҳибхирад ба самти пажӯҳишҳои бунёдӣ дар риштаҳои илмҳои мазкур омил гардад.

Дар маҷмӯъ, ин дастуру ҳидоятҳо, хосатан барномарезӣ, ки ба пешрафти соҳаи маориф ва илми мамлакат равона шудаанд, мо кормандони соҳаҳои маориф ва илми мамлакатро вазифадор менамоянд, ки давоми соли равон, пеш аз ҳама, дар амри иҷрои ин ҳама раҳнамоиҳои фардосоз ва равшангари соҳаи масъулиятшиносӣ зоҳир намоем ва ҷунонки Сарвари давлат таъкид намуданд, ташаббускор бошем, то саҳми арзандаи ҳешро дар роҳи расидан ба ҳадафҳои бузурги миллӣ гузорем.

**Носир САЙДАЛИЗОДА,**  
сардори раёсати илм ва инноватсияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
номзади илмҳои сиёсӣ,  
**Обидҷон МАҲМУДЗОДА,**  
сармутахассиси раёсати илм ва инноватсияи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ

## ► ПАРТАВИ ПАЁМ

## Озмунҳо – таконбахши фарҳанги мутолиа

Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии муайянкунандаи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар мебошад.

Дар Паём дар баробари таҳлилу баррасӣ ва дурнамои кулли соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла, бахшҳои иқтисодӣ, санъат, энергетика, тандурустӣ, фарҳанг, илм, маориф, занону бонувон, ҷавонон, таҳкими ваҳдат ва суботи ҷомеа, вазъи сиёсӣ ва ҷаҳони имрӯза, фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, инчунин, ба масъалаҳои ғайи гардонидани ҷаҳони маънавии инсоният, маърифатнокии шаҳрвандон, худшиносиву ҳудудҳои онҳо равона гардида буд.

Бахши муҳиме, ки дар Паём вобаста ба фарогирии шаҳрвандон, хосатан наврасону ҷавонон ба омӯзиш ва баҳрабардорӣ аз таҷрибаи миллати куҳанбунёд баррасӣ гардид, масъалаи рӯ овардани ҷомеа ба омӯзиши китобу китобдорӣ мебошад.

Воқеан, китоб пурқиматтарин падидаи фарҳангист, зеро одамони бомаърифати олам китобро чун гавҳари қимматбахш, сарчашмаи дониш, воситаи таълиму тарбия, фарогат, васият ва мероси як насл ба насли дигар пазируфтаанд. Халқи тоҷикро ҷаҳониён, аз замони қадим тавассути илм, адабиёт, фарҳангу тамаддун ва санъату мероси хаттиаш мешиносанд, ки онҳоро маҳз китобҳо хифз ва баррасӣ намуда, то замони мо омада расидаанд.

Ҳарчанд ки миллати тоҷик аз қадимулайём соҳиби китобу китобдорӣ буда, ба ҷаҳониён арзишҳои муҳиму муқаддасро ба мерос гузоштааст, аммо солҳои охир таваҷҷуҳи ҷомеа, алалхус-

сус, насли наврас ва ҷавонон ба омӯзиши ин ганҷи бебаҳо каме коста гардида буд. Нигарониҳои роҳбари кишвар дар Паём маҳсус ба ин соҳа низ равона гардида, аз ҷумла, қайд гардида буд ки: «...**тибқи таҳлилҳо вақтҳои охир дур шудан аз китобҳои яке аз масъалаҳои нигаронкунанда дар байни хонандагону донишҷӯён ва омӯзгорони онҳо мебошад.**» Ин нукта, моро водор месозад, ки нисбат ба китобу китобҳои ва рӯи овардан ба осори пурғановати ниёгон саъю кӯшиш намоём.

Бинобар ин, бо мақсади боз ҳам ҷоннок намудани раванди мазкур Пешвои миллат ханӯз дар суҳанронии худ бахшида ба Рӯзи дониш (1-уми сентябр) роҳбарияти Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, сарварони муассисаҳои таълимиро вазифадор

намуда буданд, ки шавку завқ ва муносибати хонандагонро ба хондани китоб ва аз ёд кардани порчаҳои назму насри ҷиддӣ назорат намуда, ҷиҳати боло бурдани сатҳи маърифатнокӣ, тавсеаи ҷаҳонбинӣ ва суҳандону суҳангӯ шудани насли ояндаи кишвар тадбирҳои мушаххас ва судмандро ба роҳ монанд.

Акнун, боз ҳам ду иқдоми хеле заруриро, ҳадафҳои бузурги худшиносии миллиро пайгирӣ карданд, ки натиҷаҳои самарабахш доданд. Инҳо озмунҳои «Тоҷикистон Ватани азизи ман» ва «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» мебошанд, ки такони нерубахше ба ҷомеа, хусусан, ба ҷавонон доданд.

**Ҳокима КАБИРОВА,**  
омӯзгори мактаби  
№ 29, шаҳри Душанбе

НИШАСТИ МАТБУОТИ

# Пешравиҳои вазорат назаррасанд

**5-уми феввали соли қорӣ дар толори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон нишасти матбуоти Вазорати маориф ва илм бо иштироки Муҳаммадҷусуф Имомзода-вазир маориф ва илм, муовинони вазир, сардорони раёсату шӯъбаҳо, роҳбарони муассисаҳои тобеи вазорат ва намояндагони воситаҳои ахбори омма баргузор гардид. Шоистваи таъкид аст, ки нишасти матбуоти Вазорати маориф ва илм тавассути саволу ҷавоб сурат гирифт ва дар он 62 намояндаи расонаҳои хабарии дохиливу хориҷии кишвар иштирок намуданд.**

Сараввал вазири маориф ва илми кишвар М. Имомзода иттилоъ дод, ки вобаста ба самтҳои муҳими соҳа ва фаъолияти вазорат дар давоми соли 2020 Варақаи иттилоотӣ таҳия шуда, се рӯз қабл аз нишасти матбуотӣ расман ба 35 нашрия, 4 очонсӣ, 10 телевизион, 9 радио ва беш аз 180 нафар рӯзноманигору намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ ирсол гардид. Ҳамзамон, варақаи иттилоотии вазорат дар сомонии Вазорати маориф ва илм ҷой дода шуда, нусхаи ҷопии он дастраси иштирокдорони нишаст гардо-нида шуд.

Соли 2020 Вазорати маориф ва илм ба дастовардҳои назаррас ноил гардид. Шумораи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурӣ ба 678 ва шумораи тарбиятгирандагон ба 97164 нафар расидааст, ки дар муқоиса бо соли 2019 16 муассиса зиёд мебошад.

Яке аз омилҳои баланд гардидани сифати таълиму тарбия таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои ихтисосманд ба шумор меравад. Айни ҳол дар муассисаҳои томактабии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 9766 нафар корманди педагогӣ фаъолият менамоянд. Дар робита ба паҳн

150 адад (75 гимназия ва 75 литсей)-ро ташкил медиҳад. Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ 130465 нафар омӯзгор фаъолият менамоянд. Шумораи омӯзгорон нисбат ба соли 2018 7209 нафар ва нисбат ба соли 2019 5872 нафар зиёд гардидааст.

Таҳлили вазъи амалишавии «Барномаи давлатии таъмини муассисаҳои таълимию илмӣ ҷумҳурӣ бо кабинетҳои фанӣ, озмоишгоҳҳои мучаҳҳази



таълимӣ барои солҳои 2018-2020» нишон дод, ки бо вучуди анҷом додани қорҳои муайян, бо сабаби ҷудо нагаштани маблағҳои зарурӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии вилоятҳо



лимии таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз гурӯҳҳои гайриройгон (шартномавӣ) ба гурӯҳҳои ройгон (бучавӣ)», «Тартиби аттестатсияи давлатии хатми хонандагони муассисаҳои

донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд.

Дар ҷумҳурӣ 41 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ фаъолият менамоянд, ки дар онҳо айни замон 244652 нафар донишҷӯ таҳсил мекунанд.

Бо мақсади татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ва воридшавӣ ба фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ Тартиби хориҷ, барқарор ва интиқоли донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Тартиби муайян кардан ва барҳам додани ихтисосҳо дар муассисаҳои таълимию таҳсилоти касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Тартиби аз таълими пулакӣ ба таълими ройгон гузаронидани донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тартиби баргузори олимпиадаи ҷумҳуриявии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармонишӯи вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд.

Айни замон дар назди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмӣ ҷумҳурӣ 19 шӯрои дис-



шудани бемории сироятии कोरोनाвирус (COVID – 19) дар низоми таҳсилоти томактабӣ дар ҳамкорӣ бо Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти видеои машғулиятҳои барои кӯдакони синни томактабӣ ба роҳ монда шуд.

Дар зинаи таҳсилоти умумӣ 3911 муассисаи таълимӣ фаъолият доранд, ки аз онҳо 312 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 430 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 3169 муассисаи миёнаи умумӣ мебошанд. Ҳамчунин, дар ҷумҳурӣ теъдоди муассисаҳои типӣ нав

ва шаҳру ноҳияҳо, инчунин, паҳншавии бемории коронавир-рус талаботи барнома дар сатҳи зарурӣ иҷро нагардид.

Дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ ҷиҳати ба низоми муайян даромадани ҳамаи паҳлуҳои зинаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ «Тартиби интиқол, барқароркунӣ ва хориҷ намудани донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Қоидаҳои қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Тартиби гузаронидани донишҷӯёни муассисаҳои таъ-

таҳсилоти ибтидоии касбӣ», «Тартиби интиқол, барқарор ва хориҷ намудани хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Тартиби аттестатсияи давлатии хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Қоидаҳои қабули хонандагон ба муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (бо забонҳои русӣ ва тоҷикӣ) дар таҳрири нав тасдиқ гардида, ба муассисаҳои таълимӣ дастрас карда шудаанд.

Дар соли 2020 152 адад нақшаҳои таълимӣ, аз ҷумла, 105 адад нақшаи таълимию муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, 47 адад нақшаи таълимию муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва курсҳои ғӯтоҳмуддати касбомӯзӣ тасдиқ карда шуд. Инчунин, 17 номгӯи нақша ва барномаҳои таълимию даврии тақмили ихтисос ва ихтисосгирии аввалияи коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ тасдиқ карда шуд. Инчунин, 24 стандарти таҳассусии таҳсилоти миёнаи касбӣ ва 26 стандарти таҳассусии таҳсилоти ибтидоии касбӣ таҳияву тасдиқ ва дастраси муассисаҳои таълимӣ гардонид шуд.

Алҳол дар ҷумҳурӣ 78 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ аз рӯи 7 равия (тиббӣ, омӯзгорӣ, аграрӣ, фарҳангӣ, техникӣ, технологӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқ) ва 166 ихтисос мавҷуд аст, ки дар онҳо 93531 нафар

дар доираи сафари кории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 9 бинои муассисаи томактабӣ барои 1870 кӯдак ва 19 муассисаи таълимӣ барои 18 ҳазору 324 ҷойи нишаст дар ду баст, 3 бинои шӯъбаи маориф дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода шуда, барои сохтмони 2 муассисаи таълимӣ барои 1440 ҷойи нишаст дар ду баст санги асос гузошта шуд.

Дар маҷмӯъ, дар соли 2020 дар каламрави ҷумҳурӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 154 муассисаи таълимӣ ва бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ барои 29652 ҷойи нишаст бо маблағи 335 млн. 049 ҳазор сомонӣ сохта ба истифода дода шуд.

Дар нишаст аз ҷониби рӯзноманигорон як қатор саволҳо вобаста ба вазъи донишҷӯёни тоҷикӣ, ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд, саҳми олимони кишвар дар рушди соҳаи маориф ва илм, баланд бардоштани маоши омӯзгорони фанҳои забонҳои хориҷӣ, таъсиси филиалҳои ҷаҳонӣ аз донишгоҳҳои кишварҳои хориҷа дар каламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини муассисаҳои таълимӣ барои ақаллиятҳои миллии бо омӯзгорон ва китобҳои дарсӣ, аҳамияти гузаштан ба низоми таҳсили 12-сола, ташкили машғулиятҳои таълимию иловагии пулакӣ дар муассисаҳои таълимӣ, муқаррар намудани як рӯзи муайян ҳамчун рӯзи иди касбии омӯзгорон, барқарор намудани муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, иштироки хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар озмуноҳо ва олимпиадаҳои фанӣ... пешниҳод гардид, ки ба онҳо вазири маориф ва илм М. Имомзода, муовинони вазир,



сертатсионии Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия ва 59 шӯрои дисертатсионии Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд. Дар маҷмӯъ, дар шӯроҳои дисертатсионии Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Россия ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рисолаҳои 452 нафар тасдиқ гардидааст.

Тахно аз оғози соли нави таҳсил то 1 октябри соли 2020

сардорони раёсату шӯъбаҳои дахлдори вазорат ва роҳбарони муассисаҳои тобеи вазорат мушаххас гардониданд.

Нишасти матбуоти Вазорати маориф ва илм аз ҷониби кормандони Маркази матбуоти вазорат ба таври мустақим пешниҳоди истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ гардо-нида шуд.

**Ноилшоҳ НУРАЛИЗОДА,  
Эҳсон САФАРЗОДА,  
Насриддин ОХУНЗОДА,  
«Омӯзгор»**



Дар шаҳри Душанбе фестивали бозиҳои миллии варзишӣ доир гардид.

## НИШАСТИ МАТБУОТӢ

## Нахустин мактаби оликишвар 90-сола мешавад

**- Соли равон барои ДДОТ ба номи С.Айни таърихию мондагор хоҳад буд, зеро мо имсол 90-солагии онро таҷлил менамоем. Донишгоҳи мо аввалин мактаби оликишвар Тоҷикистон ва заминагузари таъсиси чанд донишсарои дигари мамлакат аст.**

Мо ифтихормандем, ки солгарди фархундаи таълимгоҳи азизамон бо чашни пуршукӯху нишотбахши миллат 30-солагии Истиклоли чумхури мувофиқ омадааст, - бо ҳамин иттилои фарахбахш ифтитоҳ намуд нишастии навбатии матбуоти дар донишгоҳи маскур ректори он, профессор Нуъмонҷон Гаффорӣ.

Бино ба иттилои сарвари донишгоҳ, холо дар тамоми факултаҳои ин боргоҳи маърифат омодагӣ ба таҷлили ин ду санаи муҳим дар сатҳи баланд идома дорад. Ба ин муносибат созмонбахшии силсилаи ҳамоишҳои илмӣ адабӣ, вохӯриҳо, нашри дастуру маҷмӯаҳо ва чашнвораҳо, таҳияи шумораҳои маҳсури рӯзномаю маҷаллаҳои донишгоҳ, ба чоп омода намудани «Донишномаи донишгоҳ», таъмири қисме аз биноҳо ва тақмили таҷҳизоти теъдоди зиёди даргоҳу озмоишгоҳҳо... ба нақша гирифта шудааст ва корҳо оғоз ёфтанд.

Ҳамчунин, дар донишгоҳ сохтмони бинои нави бошукӯх идома дорад ва он факултаи нав, пажӯҳишгоҳи тозатаъсиси илмӣ тадқиқотӣ ва ошқонаро фаро хоҳад гирифт.

Дар идомаи суҳанронии ифтитоҳи ректори донишгоҳ тазаккур дод, ки як ҳодисаи маърифатбор дар таълимгоҳ таҷрибаи ду лоиҳаи муҳим – «Ҳамгирони технологияи информатсионӣ дар раванди таълим ҳамчун омил баланд бардоштани сифати таълим» (ба маблағи 2 миллион 755 ҳазор сомонӣ) ва «Бехтар гардондани шароити зисти духтарон дар хобгоҳ ҳамчун анғезаи дохилшавӣ ба ДДОТ аз минтақаҳои кӯхистон»

(ба маблағи 360 ҳазор сомонӣ) мебошад.

Ҳамчунин кулле, ки дар факултаҳои гуногуни донишгоҳ таҳсил доранд, бо ғамхориҳои ҳамешагӣ фаро гирифта шудаанд ва аз ҷумла, ба онҳо аз ҳисоби маблағҳои махсус хар

ранд. Боз як дастоварди назарраси донишгоҳ дар соли сипаригашта ишғоли ҷойҳои ифтихорӣ дар олимпиадаи чумхуриявии «Ҷоми Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон» мебошад. Дар ин олимпиада Донишгоҳи омӯзгорӣ пойтахт дар бай-



моҳ 100 сомонӣ ҳамчун дастгирӣ пардохт карда мешавад. Бояд гуфт, ки дар баробари кори омӯзгорӣ кормандони донишгоҳ дар ҷабҳаи эҷоду навоарӣ низ фаъолияти ҷашмиро доранд. Дар нимсолаи дуҷуми соли гузашта аз ҷониби омӯзгорон 51 номгӯӣ монография, 74 адад китоби дарсӣ, 190 дастуру воситаҳои таълимӣ, 43 мақолаву фишурдаву маърузаҳо дар хориҷи кишвар, 865 мақолаву фишурда дар маҷаллаҳои илмӣ бонуфузи чумхури ва 69 мақолаву фишурда дар маҷмӯаҳои конференсияҳои байналмилалӣ интишор ёфтанд. Ҳоло дар донишгоҳ 2 Шӯрои диссертатсионии Комиссияи оликишвар Федератсияи Россия доир ба илмҳои педагогика, филология ва география, 3 Шӯрои диссертатсионии ҚОА Чумхурии Тоҷикистон оид ба филология, химия ва биология ва методикаи таълими забонҳои хориҷӣ амал менамоянд. Дар ин замина дар давоми соли 2020 аз ҷониби устодону аспирантон ва унвонҷӯёни донишгоҳ 30 рисолаи илмӣ бомуваффақият дифоъ гардид ва айни замон 16 нафар дигар дар арафаи химояи рисолаҳои илмиашон қарор до-

ни 41 мактаби оликишвар мамлакат мақоми дуҷуми сазовор гардид. Ду нафар омӯзгори донишгоҳ бо ҷоиҳои давлатӣ ва 15 нафар бо нишони «Аълочии маориф ва илми ҶТ» мукофотонида шуданд. Комёбиҳои донишгоҳ дар самтҳои тақмили фаъолияти кафедраҳо, тақвияти ҳазинаи китобхона, вусъати заминаи моддию техникаи факултаҳо, таъмин бо технологияҳои навин, густариши робитаҳои байналмилалӣ... низ шоистаи таҳсин мебошад.

Дар фарҷоми нишастии матбуотӣ ректори донишгоҳ ва чанде аз масъулони ин боргоҳи таълиму тарбия ба суолҳои зиёди хабарнигорон перомунӣ умдатарин масоили фаъолияти донишгоҳ ва кормандони он посухҳои дақиқу пурдалел гуфтанд. Нишастии матбуотӣ собитгари он гардид, ки куҳантарин мактаби оликишвар мамлакат солҳои охир дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи Пешвои миллат фаъолиятро боз ҳам вусъат бахшида, ба марҳилаи тозаӣ рушд ворид гаштааст.

М.АБДУРАУФ,  
«Омӯзгор»

**Дар нишастии матбуотии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ректори он Қобилҷон Хушвахтзода оид ба фаъолияти донишгоҳ дар соли 2020 ва вазифаҳои барои соли 2021 ба рӯзноманигорон маълумот дод.**

Қайд гардид, ки ин муассисаи таҳсилоти оликишвар дар фаъолияти беш аз ҳафтодсолаи худ ҳазорҳо нафар шогирдонро тарбия намуда, барои камолоти минбаъда онҳо дар рӯзгор ва фаъолияти доимашон мусоидат кардааст. Айни замон дар ин ҷо 25 746 нафар донишҷӯ аз рӯйи 120 ихтисос дар зинаҳои таҳсилоти бакалавр, магистратура ва доктор Phd таҳсил доранд.

ниқии раванди таълим бо технологияи информатсионӣ ва иҷрои корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар факултаҳо ва сохторҳои таркибии донишгоҳ 2365 компютер, 654 адад принтерҳои бисёрфунксионӣ, 156 тахтаи электронӣ, 224 видеопроектор ва ғайра мавриди истифода қарор дода шудааст.

Роҳбари донишгоҳ иттилоъ дод, ки моҳи ноябри соли 2020 экспертиҳои байналмилалӣ ба ДМТ омада, бо тамоми паҳлуҳои фаъолияти донишгоҳ шинос гардиданд. Онҳо вазъи таълиму тарбияро дар кишвар ба талаботи таҳсилоти аврупоӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар натиҷа 2-юми феврал хабар расид, ки Шӯрои Агентии сифати таҳсилоти олии ва касбӣ дар Эстония (ЕККА) донишгоҳро мувофиқ ба талаботҳо ва стандартҳои таҳсилоти аврупоӣ

## Дипломҳои ДМТ дар 35 давлати дунё қурб пайдо карданд



Таҳсил дар гурӯҳҳои таълимии донишгоҳ бо се забон: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. Нақшаҳои таълимии ҳама зинаҳои таҳсилот мавҷуд буда, дар мувофиқа бо Маркази таълимию методии чумхуриявӣ аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Чумхурии Тоҷикистон тасдиқ гардида, амалӣ мешаванд.

Дар баланд бардоштани сифати тайёр кардани мутахассисон, ташкили самараноки кори таълим ва таҳияву дастрас намудани маводи таълимӣ саҳми Шӯрои илмӣ донишгоҳ баланд аст, - ироа дошт ректор. - Бо ташаббуси Шӯрои илмӣю методии донишгоҳ монографияю китобҳои дарсии зиёде, ҳамчунин, барномаи таълимӣ, воситаи таълимию дастури методӣ, китобҳои дарсӣ ба чоп тавсия гардидааст. Бо мақсади таъмини тех-

этироф карданд. Инак, ДМТ нахустин муассисаи таҳсилоти оликишвар чумхуристон, ки аз аккредитатсияи институтсионии аврупоӣ гузашт ва мақоми худро пурра мустаҳкам намуд. Санади аккредитатсионии ЕККА дар беш аз 35 давлати аврупоӣ эътибор дорад. Иттилоъ дода шуд, ки бо назардошти таъсиси ихтисосҳои нави ба талаботи иқтисодии мамлакат ҷавобгӯӣ факултаи баҳисобгирию иқтисодӣ ба факултаи баҳисобгирӣ ва иқтисодии рақамӣ тағйир ном кард. Қ. Хушвахтзода дар робита ба саволҳои рӯзноманигорон оид ба паҳлуҳои дигари фаъолият дар донишгоҳ, аз ҷумла, фаъолияти Шӯрои олимони фаъолияти таълимӣ ва илмӣю таҳқиқотӣ дар донишгоҳ ва ғайра изхори назар намуд.

Ҳотами ҲОМИД,  
«Омӯзгор»

## Вусъати корҳои сохтмонӣ дар минтақаи Кӯлоб

Тавре сардори филиали раёсати сохтмони асосии вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб А. Бобоев зимни нишастии матбуотӣ иттилоъ дод, соли сипаригардида барои сохтмончиёни вилоят соли пешравӣю дастовардҳо буд. Дар ин сол фаъолияти ташкилоту муассисаҳои сохтмонӣ вусъати тоза ёфта, вазъи иҷрои корҳои сохтмонӣю васлгарӣ бехтар гардид ва дар ин давра 6 иншооти сохтмонӣ ба истифода дода шуданд. Аз

ҳисоби бучаи чумхуриявӣ ва маҳаллӣ дар соли 2020 зиёда аз 18 миллион сомонӣ барои сохтмони муассисаҳои таълимию шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ба нақша гирифта шудааст. Дар соли 2020 ба маблағи 8 миллион сомонӣ ҳаҷми корҳои сохтмонӣю васлгарӣ аз ҳисоби бучаи чумхуриявӣ иҷро шудааст. Аз ҷумла, барои сохтмони навбати дуҷуми муассисаи таълимӣ ва хобгоҳи деҳаи Шахидони ноҳияи Балҷувон 1 269,0 сомонӣ, аз

навбарқароркунӣ муассисаи таълимию №20 - и деҳаи Бохтури ноҳияи Балҷувон 314 ҳазор сомонӣ, сохтмони муассисаи таълимию №28- и ноҳияи Ш.Шоҳин 12 900,5 сомонӣ, сохтмони иловагӣ дар назди муассисаи таълимию №5-и ноҳияи Фархор 808,6 сомонӣ сарф гардид. Муассисаи таълимию №20- и деҳаи Сулҳободи ноҳияи Восеъ, ки сохтмонӣю васлгарӣ тӯлонӣ идома дошт, дар соли 2020 мавриди истифода қарор гирифт.

Дар Коллеҷи чумхуриявӣ санъати шаҳри Кӯлоб ба номи К. Қурбонов бо иштироки ҳайати устодону кормандон ва намоёндогони вазорати маорифи минтақаи Кӯлоб нишастии матбуотӣ доир гардид. Ди-

ти оликишвар ба 302 нафар донишҷӯ таълиму тарбия медиҳанд.

Дар соли таҳсили 2019-2020 дар асоси санадҳои амалкунандаи соҳаи маорифи Чумхурии Тоҷикистон ва бо ҷалби соҳибкорон ва маблағҳои

## 17 донишҷӯ хориҷ шуданд

ректору коллеҷ Шариф Бедаков дар хусуси дастовардҳои омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷ маълумот дод. Маъмурияти коллеҷ раванди таълиму зери назорати қатъӣ қарор дода, сатҳи таҳсилот ва беҳдошти сифати таълиму тарбияро ба стандартҳои давлатии таълимию таҳсилоти миёнаи маҳсули касбӣ роҳандозӣ менамояд. Бо ин мақсад дар 4 шӯбаи коллеҷ 23 нафар омӯзгори дорои маълумо-

доҳилии коллеҷ заминаи моддӣ - таълимию муассисаи нисбат ба солҳои қаблӣ бехтар гардид. Чамбасти соли хониши 2019-2020 нишон дод, ки 11 нафар донишҷӯ бо сабабҳои гуногун дар аттестатсияи имтиҳонҳои ҷорӣ иштирок накарданд ва 6 нафар баҳои ғайриқаноатбахш гирифта, аз коллеҷ хориҷ гардиданд.

Шариф АБДУЛҲАМИД,  
«Омӯзгор»

НИШАСТИ МАТБУОТӢ

Дар нишасти матбуоти Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ректори он Маҳмадшоҳ Гулзода гуфт, ки соли таҳсили 2019 – 2020 дар донишгоҳ «Соли омӯзгори инноватсионӣ» эълон гардид. Дар ин замина қорҳои зиёде ба анҷом расонда шуданд.

Аз ҷумла, аз оғози соли қорӣ курси тақмили ихтисоси педагогии омӯзгорони ҷавон дар доираи барномаи муосири «Омӯзгори самаранок»

Шумораи донишҷӯёни хориҷӣ меафзояд



роҳандозӣ гардид. Аллакай 45 фоизи ҳайати профессорону омӯзгорон аз курси омӯзишӣ гузаштанд.

Қайд гардид, ки шумораи муҳассилини хориҷӣ дар донишгоҳи мазкур дар ҳоли афзоиш буда, айни замон дар донишгоҳ 1601 нафар донишҷӯи чорда давлати дунё (Канада, ИМА, Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон ва ғайра) таҳсил карда истодаанд.

Дар соли таҳсил нақшаи чорабиниҳои донишгоҳӣ оид ба вазӣ беморӣ, пешгирии паҳншавӣ, аломатҳо, таҳсис, табобати бемории коронавируси нави COVID – 19 аз моҳи апрел то декабри соли 2020 дар байни хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёну омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва аҳолии пойтахт, дар кӯчаю маҳалла, хиёбону бозор ва супермаркетҳо аз ҷониби омӯзгорон ва донишҷӯён аксияи «Солимагардонии фахмондадихӣ» гузаронда шуд.

Ректор қайд кард, ки панҷ нафар донишҷӯи донишгоҳ дар олимпиадаи донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣи ҷумҳурӣ барои дарёфти Ҷоми Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз фанҳои химия, математика, физика, информатика ва биология иштирок карда, соҳиби ҷойҳои якуму дуюм ва сеюм шуданд. Ҷамчунин, ассистенти кафедраи биохимия Муътабар Зоидова дар намоишгоҳи байналмилалӣи занҳои ихтироъкор – «Kiwie -2020» дар шаҳри Сеули Кореяи Ҷанубӣ ширкат варзида, сазовори медали тилло гардид.

Бо назардошти талаботи ҷомеаи муосир, бо супориши Пешвои миллат факултати ниғаҳдорӣи тандурустии ҷамъиятии донишгоҳ ба факултати тиббӣ – профилактикӣ табдил дода шуд.

Иттилоъ дода шуд, ки дар ВМКБ Маркази омодагии қаблии докталабон барои дохил шудан ба муассисаҳои тиббии кишвар кушода мешавад. - Ин марказ дар шаҳри Хоруғ, дар заминаи коллеҷи тиббии маҳаллӣ боз мешавад. Таҳсил дар Марказ ҳафт моҳ идома ёфта, дониши андӯхта ба хонандагон хангоми қабул ва минбаъд дар ҷараёни таҳсил дар муассисаҳои тиббӣ кумак хоҳад кард, - гуфт роҳбари донишгоҳ.

Ҷомаи ҶОМИД,  
«Омӯзгор»

Шонздаҳ нафар дипломи «аъло» гирифтанд

Ҷунонки ректори Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон Амонзода Илҳом Темур дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод, донишгоҳ аз рӯи 34 ихтисоси барномаи бакалаврият, нуҳ ихтисоси барномаи магистратура, чорда ихтисоси барномаи доктор PhD ва шаш ихтисоси барномаи таҳсилоти дуомили олии касбӣ мутахассисонро барои бозори меҳнати ватанӣ ва хориҷӣ тайёр мекунад.

Дар соли 2020 донишгоҳ бо мақсади диверсификацияи намулдани ихтисосҳо ва мустаҳкам кардани мавқеи

худ дар бозори таҳсилоти олии касбӣи ватанӣ ҳафт ихтисос – иқтисодиёти бизнеси электронӣ, иқтисодиёт ва ташкили бизнеси тарабхонаҳо, менеҷменти тарабхона ва меҳмонхонаҳо, ҳуқуқи андозу бонкӣ, ҳуқуқи гумрукӣ, ҳуқуқи иттилоотӣ ва бехатарии иқтисодиёт таъсис дода, қабули онро роҳандозӣ намуд.

Бино ба иттилои И. Амонзода, бо мақсади воридшавӣ ба фазои ҷаҳонӣ таҳсилот, эътирофи донишгоҳ ва дипломи он дар хориҷи кишвар шаш барномаи таълимӣ аз аккредитатсияи давлатӣ гузаронида шуд.

Натиҷаи сессияҳои тоби-

стона ва зимистона баёнгарӣ он аст, ки дар ин самт донишгоҳ ба натиҷаҳои назаррас ноил шудааст. Аз 3523 нафари ба сессияи зимистона роҳ дода шуда, 3312 нафар сессияро пурра супориданд. Дараҷаи азҳудкунии барномаҳои таълимӣ 94 фоизро ташкил кард. Соли гузашта донишгоҳро 926 нафар хатм намуданд, ки аз онҳо 16 нафарашон бо дипломи аъло, аз ҷумла, нуҳ нафар донишҷӯи зинаи бакалавр ва ҳафт донишҷӯи зинаи магистратура мебошанд, ки нисбат ба соли гузашта ҳафт нафар зиёданд.

Гуфта шуд, ки дар ба-

робари шогирдонии ватанӣ аз хориҷи кишвар низ дар донишгоҳ таҳсил менамоянд. Ҷамъи онҳо 63 нафар буда, аз ҷумлаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Озарбойҷон ва аз Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон мебошанд.

Роҳбари донишгоҳ, ҷамчунин, вобаста ба таваҷҷуҳи рӯзноманигорон оид ба паҳлуҳои дигари муассиса – тақмили ихтисос, ҷопи китобҳои дарсӣ, қорҳои тарбиявӣ, фаъолияти илмӣ ва робитаҳои байналмилалӣ, фаъолияти эҳсонкорӣ ва ҳавасмандгардонӣ ва монанди ин ба аҳли нишасти маълумоти муфассал дод.

Фаъолияти донишгоҳ вусъат меёбад

- Яке аз дастовардҳои муҳими сол аз аккредитатсияи давлатӣ гузаштани донишгоҳ ба ҳисоб меравад, - гуфт зимни нишасти матбуотӣ ректори Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ Қудрат Давлатзода. - Қабули докталабон ба донишгоҳ яке аз қисмҳои муҳими фаъолияти донишгоҳ буда, ташкил ва бонизом гузаронидани он барои дар оянда омода намудани мутахассисони баландихтисоси соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар мусоидат менамояд.

Ҷунонки ректор иттилоъ дод, соли 2020 ДТТ ба номи академик М. С. Осимӣ қабули 2994 нафар докталабро аз рӯи 83 ихтисос (73 ихтисос аз кластери як ва даҳ ихтисос аз кластери дуомили) тавассути Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта буд, ки аз онҳо 370

нафар бучавӣ ва 2624 нафар шартномавино ташкил дод. Мутаассифона, бо сабабҳои номаълум аз рӯи нақшаи қабул 155 нафар докталабон барои қабул ба донишгоҳ ҳозир нашуданд.

Дар давраи ҳисоботӣ бештар аз панҷох чорабиниҳои гуногунсамт доир карда шуд. Аммо, ба ҳар ҳол, бо сабаби хурӯҷ ёфтани бемории сироятӣи пандемия тачлили бештари чорабиниҳо ва ҷашн гирифтани санаҳои муҳими таърихӣ дар сатҳи дарқорӣ ба роҳ монда нашудааст.

Гуфта шуд, ки донишҷӯи курси дуомили факултати технологияҳои инноватсионӣ Сорбон Ҷамолдинзода дар озмуни ҷумҳуриявӣи «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ширкат намулда, дар сатҳи ҷумҳуриявӣи ҳунари худро нишон дод. Бар замми ин, ба сохторҳои дахлдори донишгоҳ супориш дода шуда-

аст, ки барои иштирок дар ҳар озмуни ҷумҳуриявӣ аҳамияти ҷиддӣ дода, иштироки донишҷӯён боз ҳам беҳтар ба роҳ монда шавад.

Ректор зикр кард, ки донишгоҳ ҳамасола барои харидани воситаҳои техникаӣ бо мақсади гузаронидани машғулиятҳои амалӣ маблағ ҷудо менамояд. Имсол низ чунин қор амалӣ карда шуд ва имрӯз донишҷӯён аз онҳо ба таври фаровон истифода мебаранд.

Рӯзноманигорон ба масъалаҳои дигари ҳаёти донишгоҳ низ мароқ зоҳир карда, ба суолҳои худ посух гирифтанд. Ҷамчунин, бо иштироки роҳбари муассиса ва омӯзгорони соҳавӣ ба лабораторияҳои муҷаҳҳазии донишгоҳ ворид гардида, бо усули қор технологияи нав ошно гардиданд.

Ҷомаи ҶОМИД,  
«Омӯзгор»

Ташҳиси 151 лоиҳаи қонун

Зимни нишасти матбуотии Маркази миллии қонунгузорӣи назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон директори он Саидзода Изатулло Ҳабибулло иброз дошт, ки соли гузашта вобаста ба таҳияи лоиҳаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки яке аз вазифаҳои асосии марказ ба шумор меравад, баррасии зиёда аз 10 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ идома дода шуд. Лоиҳаҳои Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон (қисмҳои 1,2 ва 3) дар таҳрири нав, Кодекси экологии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи савдои электронӣ», «Дар бораи шарикӣ хиссагӣ дар сохтмони манзили истикоматӣ», «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот» ва дигар

лоиҳаҳо аз ин қабил махсуб меёбанд. Соли гузашта марказ 151 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро аз ташҳиси ҳуқуқӣ гузаронид.

Дар ҳамаи замина, Марказ баҳри бартараф намудани камбудҳои ҷойдошта ва аз ҷиҳати илмиву амалӣ асоснок намудан, мукаммулу мушаххас гардонидани механизми татбиқи қонунҳо ба субъектҳои ҳуқуқҷодкунанда 829 тақлиф манзур намуд. Тақлифҳои пешниҳодгардида барои рушди қонунгузории муҳталифи соҳаҳои ҳуқуқ мусоидат хоҳанд кард.

Дар ин давра, 5 таққиқоти муқосисавии ҳуқуқии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қонунгузории давлатҳои хориҷӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣи эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуд, ки натиҷаи таҳлилҳои

мазкур дар маҷаллаи илмӣ-таҳлилии «Қонунгузорӣ» нашр гардиданд.

Ҷамзамон, аз ҷониби қормандонии Марказ 1 маҷмӯи қонунгузорӣ дар соҳаи иттилоот, 5 тафсири қонун, 5 истилоҳоти соҳаи ҳуқуқ тибқи санадҳои қонунгузорӣ ва 6 маводи илмӣ таҳия ва нашр гардиданд.

Таъсиси китобхонаи электронии ҳуқуқӣ ва махзани маълумоти ҳуқуқӣ самти дигари фаъолияти марказ аст, ки бо ҳамаи мақсад, дар сомонии марказ рубрикаи «Китобхона» фаъол карда шудааст. Китобхонаи электронии Марказ дарон беш аз 2000 (ду ҳазор) номгӯи китоб, теъдоди зиёде маҷалла, рӯнома ва дигар маводи ҳуқуқӣ мебошад.

Шодӣ РАҶАБЗОД,  
«Омӯзгор»

Омӯзгорони соҳибкасб намерасанд

Дар коллеҷи омӯзгорони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо иштироки ҳайати устодону қормандон ва намоёндагони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ доир гардид. Директори коллеҷ, номзади илмҳои педагогӣ Арафамо Даминова, аз

ҷумла, қайд намуд, ки дар соли хониши 2019-2020 фаъолияти коллеҷ аз рӯи 8 ихтисос ба роҳ монда шуда, имсол ихтисоси нав - информатика таъсис дода шуд. Ҷамчунин, 2 улоқи қорӣ, 1 кафедра, 200 мизу курсӣ ва 88 адад гармунаки барқӣ харидорӣ гардид. Барои беҳтар ба роҳ мондани

сифати таълиму тарбия ва баланд бардоштани савияи дониши донишҷӯён 4 кабинети фаннии муҷаҳҳаз бо воситаҳои навини техникаӣ таъсис дода шуд. Дар коллеҷ китобхонаи замонавӣ бо толори китобхонаи фаъолияти мунтазам дорад. Фонди умумии китобҳои дарсӣ

ва бадеӣ бештар аз 20867 китобро ташкил медиҳад. Соле ду маротиба адабиёти методӣ ва бадеӣ харидорӣ карда мешавад. Ҷамчунин, коллеҷ нашрияи худро бо номи «Маърифат» таъсис дод, ки моҳе бо теъдоди 1500 нусха нашр мегардад.

Шариф АБДУЛҶАМИД,  
«Омӯзгор»



Дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ 83 фоизи иншооти ҷашнӣ ба истифода дода шудааст.

## ▶ АҶКОР

# Пешаи бехирадон

**Дар ҷаҳони муосир рафъи офатҳои табиӣ ва проблемаҳои глобалӣ ба таври дастаҷамъона бояд сурат гирад. Яке аз масъалаҳои доғи рӯз, ки аҳли сайёра ба ташвиш овардааст, ифротгароӣ ва дар ин замина, ба равияву аҳзоби гуногун гаравидани ҷавонон мебошад.**

Дар ҳамин асос куштори одамони бегуноҳ ва кӯдакону ноболигон ба миён меояд. Мутаассифона, дар ҷаҳони ислом ҳамаи ин амалҳои номатлуб зери ниқоби сиёҳи як идда ашхоси бефаҳму камъятикод ба миён меояд, ки худро мусулмон ва амалҳои номатлубро барҳақ мешуморанд.

Ҷавонони боақлу ҳуш қурбонии ин равияҳои номатлуб намешаванд. Донишу хиради онҳо, огоҳӣ доштан аз аркону оини дини мубини ислом имкони таҳлили дурустро фароҳам меоварад ва бо ақлу заковат онҳо амали нохубро аз хуб фарқ мекунанд. Маҳз шахсони таҳсилнагирифта, беҳабар аз илмҳои замона, тоифаи ноогоҳ аз аризиҳои динӣ ба ифротгароӣ рӯ мегуранд. Гурӯҳҳои сиёҳкор барои гаравидан ба равияҳои номатлуб ҷавонони камфаҳму бехирадро ба доми худ мекашанд. Исботи ин гуфтаҳо сарсонии мардуми Афғонистону Покистон ва азият кашидани онҳо аз нооромии дохилола охир мебошад.

Гурӯҳҳои бадкор бо зӯрӣ, куштор, горасти амволи давлатӣ ва мардуми одӣ маблағи зиёд ба даст меоранд. Барои зиёд шудани ҳамдастони худ онҳо дар кишварҳои сатҳи зиндагии мардумонаш паст таблиғу ташвиқоти махсус ба роҳ мекунанд. Дар ин маврид бештар аз номи ислом ва ҳифзи он ҳарф мезананд. Барои ба мақсади нопоки хеш расидан маблағи зиёд низ пешниҳод менамоянд. Шахси оқилу наққор оқибати ин корро бо чашми ақл мебинаду аз ин тоифа дурӣ меҷӯяд.

Баъди соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистони азиз пешравиҳои назаррас дар ҳамаи бахшҳои зиндагӣ мушоҳида мешавад. Бо вучуди дастовардҳои зиёд дар ҷомеаи мо ашхосе пайдо мешаванд, ки ба қадри ҳамаи ин пешравиҳо намерасанд, некиҳоро қадр намекунанд. Бо таъсири гурӯҳҳои сиёҳкор дохилола охир гаравиши ҷавонон ба аҳзоби равияҳои гуногун то андозае афзун гардид. Ҷавонони зиёде тарқи Ватан намуда, ба сафи гурӯҳҳои ба ном «Давлати исломӣ» пайвастанд.

Ҳамагон шояд будем, ки аксарияти ин ҷавонон хангоми ҷанги бемақсаду бематлаб дар сафи гурӯҳҳои ба номи «Давлати исломӣ» зану фарзандони худро аз даст додаанд ва иддае аз кори бади худ пушаймон гаштаанд. Воқеан, пушаймонӣ суде надорад, пеш аз иҷрои ҳар амал мо бояд иҷозати падару модар ва маслиҳати калонсолонро гирем, зеро пинҳонкорӣ худ нишонаи бадкорист! Хушбахтона, мардуми шарифи Тоҷикистон бо роҳбарии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар интиҳоби роҳи дуруст қарор дошта, дигар фирефтаи ин тоифаи бадкор намешаванд.

**Тоҳир НУСРАТОВ,**  
омӯзгори таърихи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №37,  
шаҳри Турсунода

**Мақсад аз баргузорию озмуни «Фурӯги субҳи доноӣ китоб аст» баланд бардоштани завқи китобхонии наврасону ҷавонон, дарёфти чеҳраҳои нави суҳанвару нуктасанҷ, маърифатнокӣ ва ҳудогоҳию худшиносии ҷавонон мебошад.**

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯриҳои бо хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, зиёиён ва адибон борҳо таъкид доштанд, ки: «Танҳо маърифат пеши ҷаҳолатро гирифта метавонад».

Оре, баланд бардоштани донишомӯзӣ ва маърифатнокии насли наврас яке аз омилҳои муҳимтарини талаботи давру замон мебошад. Насли наврас ҳамеша ба маънавият ва фарҳанг эҳтиёт до-

рад. Омӯзгорону мураббӣён бояд таваҷҷуҳи насли наврасро аз рӯзҳои аввали хо-

## Ҳазар аз ҷаҳолат!

ниш бештар ба китобдӯстию китобхонӣ ҷалб намоянд. Зеро китоб ақро рӯшан ва заковатро комил мегардонад. Навниҳол парвариш ва нигоҳубини хуб набинад, дарахт намешавад. Насли наврасу ҷавон низ то китобхон

нагардаду аз илм бархӯрдор нашавад, ба ҷое намерасад. Китоб аст, ки касро миёни хосу ом соҳибфаросату муътабар мегардонад. Хондани китоб андешаи хонандаро солим ва зехнашро қавӣ мегардонад. Агар хоҳед, ки дурри мақсуд ба каф оред, китоб хонед.

Танҳо китоб кодир аст, ки дар тафаккури ҷавонон андешаи солимро бедор созад, онҳоро ба роҳи рост хидоят

намояд, ҷаҳонбинӣ, дониш, худшиносии, ифтихори миллӣ ва масъулияти онҳоро дар назди халқу Ватан даҳчанд афзун гардонад.

Як бартарию озмуни «Фурӯги субҳи доноӣ китоб аст» боз дар он мебошад,

ки рағбати насли наврас ба китобу китобхонӣ даҳчанд афзуд. Яъне ин озмун баҳри боз ҳам тақвият бахшидан ба бехтару хубтар ба омӯзиш ба гардидани хонандагон тақони ҷиддие бахшид, миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақобати солимро ба миён овард.

Имрӯз муҳит такозо дорад, ки мо дар тарбияи насли наврас хушёр ва эҳтиёткор бошем, бо қадом роҳу восита бошад, майлу рағбати онҳоро ба китобхонӣ ва донишомӯзӣ бедор намоем. Чунки танҳо илму дониш, маърифат, бархӯрдор будан аз илми замон ва омӯзиши пайваста метавонад дар замири насли наврас ва ҷавонон бовар ба ояндаи дурахшон, муҳаббат ва садоқат ба Ватанро бипарварад.

**Санабар РАҶАБОВА**

## ▶ ОБ ЗИНДАГИСТ

Об манбаи ҳастии ҳамаи омавҷудоти олам аст ва захираи бузургест, ки ҷаҳону зиндагониро таровату зебоӣ ва сарсабзӣву озодагӣ мебахшад.

Ҳастии гулу гиёҳ, ҳайвоноту наботот, растаниву инсоният, ҳоса зиндагии осоиштаву ободӣ ва озодагиву баракат ҳама ба об вобастагӣ дорад.

Инсон бе об зиндагӣ карда наметавонад. Ҳатто қисмати зиёди вазни бадани инсон аз

## Сарчашмаи ҳаёт

об иборат аст. Инсон дар тамоми лаҳзаҳои ҳаёташ аз об истифода мекунанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорони захираҳои бузурги об мебошад ва моро мебояд ин неъмат боарзиши табииро сарфакорона истифода кунем. Дар кишвар қариб 7000 пирах, 155 қӯл, даҳҳо ҳазор чашма мавҷуд аст. Аз ин рӯ, вазирадорм, ки ин маъха-

зи бузургро чун асоси ҳастӣ, ҷароғи равшанидиханда, созгори дунёи ҳастӣ эҳтиром намоем, тозаву озода нигоҳ дорем. Тоза нигоҳ доштани об ва муқаддас шумурдани он, қимат донишани ҳар қатраи ин муъҷизаи бузург қарзи ҳар як инсонӣ асил аст.

Бе об ҳаёт маъно надорад. Мутаассифона, бархе аз инсонҳо дидаю дониста

обро ифлос мегардонанд, дар дарёҳо партовҳо мепартоянд, обро бе сарфаю сариштакорӣ истифода мекунанд. Пирони рӯзгордида аз замони қадим ҳамеша ба сарфаю сариштакорона истифода бурдани об хидоят менамуданд ва тозаю озода нигоҳ доштани обро вазифаи муқаддаси ҳар як шахси солимфикр медонистанд.

**Шарифамо БАРОТОВА,**  
омӯзгор

## ▶ СЕМИНАР

## Омӯзиши кормандони муваққатӣ

Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади омӯзиши ва интиҳоби роҳбарон, ёварони роҳбарон ва бақайдгирандагони нуктаҳои бақайдгирӣ ва дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани раванди бақайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021 аз 8-уми феввали соли ҷорӣ семинарҳои омӯзиширо барои кормандони нуктаҳои бақайдгирӣ оғоз намуд.

Тибқи иттилои котиби матбуотии Маркази миллии тести назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Замира Абдусаломзода мувофиқи нақша дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар 34 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ 40 нуктаи бақайдгирӣ доимӣ бо теъдоди 142 истгоҳи қорӣ ва дар 25 шаҳру ноҳияи ди-

гар нуктаҳои сайёри бақайдгирӣ таъсис дода мешавад. Тибқи эълон ба тариқи электронӣ 571 нафар хоҳишманд бо



мақсади иштирок дар озмун барои интиҳоби кормандони муваққатии нуктаҳои бақайдгирӣ ариза (бо ҳуҷҷатҳои дигар) пешниҳод намудаанд. Аз ин шумора мувофиқи таҳлилу баррасии ҳуҷҷатҳои пешниҳодкарда 440 нафар ба семинарҳои

омӯзишӣ ҷалб карда мешаванд.

Барои ташкилу баргузорию семинарҳои омӯзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Хучанд, Бохтар, Кӯлоб, Хоруг, Панҷакент, Рашт ва Данғара аз ҷумлаи кормандони Марказ гурӯҳҳои қорӣ таъсис дода шудааст. Тибқи барномаи семинарҳои омӯзишӣ барои 15 гурӯҳ дар шаҳрҳои зикршуда то 20-уми феввали соли ҷорӣ давом меёбад, - гуфт З. Абдусаломзода. - Дар асоси озмун шахсони дорони донишу маҳорати арзанда барои қор дар нуктаҳои бақайдгирӣ интиҳоб карда мешаванд, ки шумораашон 220 нафарро ташкил медиҳад.

Бояд тазаққур дод, ки бақайдгирии довталабон 1-уми марти соли 2021 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз меёбад.

**Н. ОХУНЗОДА,**  
«Омӯзгор»

## ▶ ТАҶЛИЛ

## Устоди аҳли маорифи пойтахт

Дар литсейи №3 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе конференсияи илмию адабӣ баргузор гашт, ки ба 85-солагии ҳаёти пурсамар ва 60-солагии фаъолияти омӯзгории устоди варзидаи соҳаи таълиму тарбия Тӯрақул Ҷумъаев бахшида шуда буд. Дар он муовини раиси шаҳри Душанбе М.Муинӣ, муовини раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ Н.

Шарифзода, сардори сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе М.Азизӣ, шоиру нависандагон, рӯзноманигорон, олимон, санъаткорон ва доираи васеи хонандагону омӯзгорони пойтахт иштирок доштанд. Дар суҳанронихо зикршуд, ки Тӯрақул Ҷумъаев аз омӯзгорони собиқадору садоқатпешаи пойтахт буда, дар такмили рушди соҳаи маориф хизматҳои арзишманд

кардааст. ӯ дар дарозии солҳо шогирдони зиёде парварид, ҳамзамон, ба қорҳои илмию эҷодӣ ва таҳқиқотӣ пардохтааст. Муаллифи беш аз 200 мақолаи илмию методӣ, теъдод аз барномаҳои таълимию китобҳои дарсӣ мебошад. Дар беш аз 10 конференсияи умумиттаърифӣ (дар даврони Шӯравӣ) ширкат варзидаву суҳанронӣ кардааст. Устод Т.Ҷумъаев голиби ав-

валин озмуни «Муаллими соли пойтахт» (соли 1993) мебошад. Дар бораи шахсияти ин устоди варзида ва номвар китобе бо номи «Марди хирад» таҳия гардидааст, ки мақолаю гузоришҳои пурмуҳтаро садоқатбори як гурӯҳи шахсиятҳои номвари пойтахт ва кишварро дар бар мегирад. Конференсияи илмию адабӣ дар сатҳи баланд, пурмуҳтарою пурмазмун ва саршор аз самимияту ихлосу эътиқод баргузор гашт.

«Омӯзгор»

ТАКМИЛИ ИХТИСОС

# Чу касби илм кардӣ, дар амал кӯш

«Мо барои бехтар кардани сатҳи сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот бояд тамоми шароити заруриро муҳайё карда, дар ин раванд масъулияти падару модар, аҳли ҷомеа ва омӯзгоронро боз ҳам баланд бардорем». (Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 26.01.2021). Дар замони мо тағйир додани низоми таҳсилот ва ба талаботи рӯз мутобиқ намудани он амри воқеист. Танҳо дониш доштан оид ба соҳаҳои гуногуни илм барои ҳар фард кифоя набуда, дар баробари ин татбиқи амалии донишҳо, истифодаи технологияҳои муосир ва эҷодкорӣ муҳим аст. Ин ба баланд шудани сифати таҳсилот ва пешрафти ҷомеа мусоидат менамояд.

Ба ин маънӣ бузургон фарму-даанд:

*Чу касби илм кардӣ, дар амал кӯш,  
Ки илми беамал борест бар дӯш.*

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои самаранок гардондани раванди таълим пайваста тадбирҳои мекунанд. Яке аз тадбирҳои басо муҳим дар ин самт гузариш ба усули таълими салоҳиятнок мебошад. Бо мақсади таъмин намудани шароити мувофиқ барои гузариши самаранок Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Барномаи ҳамкории глобалӣ дар соҳаи маориф (ГПО-4) силсилаи модулҳои таълимиро таҳия намуда, омӯзгоронро тавассути курсҳои тақмили ихтисос ба татбиқи ин усули таълим омода мекунанд. Модули мазкур яке аз ин силсиламодулоҳо буда, ба мақсади муайян намудани зарурати гузариш ба низоми нав, баррасии принцип ва назарияҳои заминавии усули таълими салоҳиятнок пешниҳод

мегардад. Яке аз сабабҳои асосии тағйири усули таълим (мундариҷа ва раванди таълим) талабот ва нақшаҳои Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020 мебошад. Тибқи он «низоми нави маориф, ки мутобиқи тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ асос ёфтааст, бояд ба хонандагон имконияти аз худ намудани салоҳияту малакаҳои асосии иҷтимоиро, ба монанди қабули масъулиятнокии қарорҳо ва банақшагирии пешравӣ дар касбомӯзӣ, илмомӯзӣ дар давоми тамоми ҳаёт, тайёрии касбии дар бозори меҳнат талаботдошта, донишу малакаи барои худтақвину рушди зарур, малакаи тарзи ҳаёти солим, арзишҳои ҷомеаи шахравандӣ, таъмин на-мояд».

Тақмили ихтисос ва бозомӯзии касбии омӯзгорон дар ҷараёни таҳсилоти миллии ҳамчун зинаи ҳатмӣ ба шумор меравад. Ин масъала дар маркази таваҷҷуҳи Ҳукумати ҷумҳурии қарор дошта, ҳамеша зимни суҳанронҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид мегардад. Аз ин хусус Сарвари кишвар, аз ҷумла, иброз доштаанд: «Ҳукумат барои таъмин намудани пешрафти соҳаҳои илму маориф ҳамчун самти афзалиятнокӣ сиёсати иҷтимоӣ аз тамоми имкониятҳо истифода карда, ба рушди илмҳои техникаву табиатшиносӣ аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад ва доир ба баланд бардоштани сатҳи сифати таълим, ҷорӣ намудани ва васеъ гардонидани доираи истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, аз ҷумла, шабакаи интернет дар низоми таҳсилот, таъмини самаранокӣ фаъолияти омӯзгорон ва тақмили малакаи педагогӣ

онҳо тамоми чораҳои заруриро амалӣ мегардонад». Воқеан, вазъияти феълӣ моро водор месозад, ки ҷиҳати рушди тақмили таҳассус дар ояндаи наздик аз имконоти мавҷуда васеъ истифода намуда, бо дарназардошти талаботи замони муосир тавас-



сути курси семинарҳои махсус масоили мубрами усули муносибати босалоҳият ба таълимиро ба таври густурда мавриди таҳлилу омӯзиш қарор диҳем.

Бинобар ин, бо мақсади рушди соҳаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ханӯз соли 2017 «Барномаи адвлатии рушди тақмили ихтисос ва бозомӯзии касбии кормандони соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022»-ро ба тасвиб расонидааст.

Омӯзгори имрӯзаро зарур аст мутахассисро тарбия на-мояд, ки дорони тафаккури ба-ланди эҷодию интиқодӣ ва рақобатпазир бошад. Зеро дар ҷаҳони зудтағйирёбандаи му-осир, ки раванди ҷаҳоншавӣ сайёраро фаро гирифта, рушди босуръати иттилоот дар тамоми соҳаҳои кишвар, алалхусус, соҳаи маориф таъсири худро гу-зоштааст, нақши омӯзгор пай-васта эҳсос мегардад.

Омӯзгорону кормандони соҳаи маориф имрӯзҳо ба во-

ситаи курсҳои баргузорна-мудаи муассисаҳои тақмили ихтисос метавонанд аз техно-логияи таълими фаъл ва тарзи истифодаи он огоҳ ва бо дастовардҳои нави илмҳои пе-дагогикаю психология шинос гарданд. Ҳамзамон ба ин ва-

носибати босалоҳият дар таълим ташкил карда шуда, нозуқиҳои ин намуи таъ-лим ба омӯзгорон расонида шуд. Бо ин мақсад теъдоди зиёди омӯзгорони ҷумҳури аз курсҳои махсуси омӯзиши гу-заронида шуданд.

Дар донишқада Шӯрои муҳаққиқони ҷавон амал меку-над, ки аз ҳисоби унвонҷӯён 13 узв дорад.

Усули муносибати босалоҳият ба таълим раванди бебозгашт буда, ҷанбаҳои муҳими он бояд ҳарчӣ бештару бехтар дар курсҳои тақмили их-тисос мавриди баррасӣ қарор гиранд, то ки аҳли маорифи мамлакат дар ин ҷода муваффақ бошанд.

Дар фароварди ин нигоштаҳо аз устодони мухтарам хоҳиш ме-намоем:

- омӯзгорони муассисаҳои таълими роҷеъ ба масъалаҳои мубрами муносибати босалоҳият ба таълим фикру мулоҳизаҳои худро пайваста ат-вассути рӯзномаву маҷаллаҳои соҳавӣ арзёбӣ намуда, табодули афкор ба миён оранд;

- ба сифати намуна, ҷиҳати татбиқи самаранокӣ усули таъ-лими босалоҳият омӯзгорони фаъоли муассисаҳои таълими дар муассисаҳои таълими худ дарсҳои презентатсионӣ (рӯйнамо) гузаронанд ва дар фаъолияти баъди онҳо ба си-фати намуна мавриди омӯзиш қарор диҳанд.

Истифодаи технологияи нави педагогӣ, тақмили таълиму та-рия аз омӯзгори замони му-осир маҳорати баланди ҳирфай тақозо менамояд. Аз ин нуқтаи назар, мунтазам тақмил бақши-адани маҳорати касбӣ амри за-рури аст ва дар ин роҳ ба кулли омӯзгорони кишвар комёбиҳо орзумандем.

*Зарина НОҶОВА,  
мудири кафедраи  
ДҶТБКСМ*

ТАҶРИБА

# Як омили пурсамари омӯзиши химия

Қорҳои берунасинфӣ аз химия ба монанди дарс ба мо, омӯзгорони химия, имконият медиҳанд, ки бисёр масъалаҳои муҳими таълимиро ҳал намоем. Мақсади ташкил намудани қорҳои берунасинфӣ мустақкам намудани донишҳои химиявӣ, бедор намудани шавқу ҳавас ва қобилияти хонандагон мебошад. Ҳамаи ин қорҳо бо хоҳиши хонандагон ва бо роҳбарии муаллим берун аз ҷадвали дарсӣ гузаронида мешаванд. Дуруст ташкил намудани ва бомақсад гузаронидани қорҳои берунасинфӣ дар хонандагон ҳислатҳои мустақилона қор кардан, меҳнатдӯстӣ, аҳл будан, озодона фикри худро баён кардан ва дар ҷараёни дарс фаъолона иштирок карданро ташаккул медиҳад. Қори берунасинфиро чунон ба роҳ мондан лозим аст, ки хонандагон дар ҷараёни он шаффоқият, бовиҷдонӣ ва ростқавлиро эҳсос кунанд. Пеш аз он ки қори берунасинфиро оғоз намоем, бояд вақти муайян ва қоидаҳои муайян риоя карда шаванд ва ин қоидаҳо

чунинанд:  
-муносибати хуб дар байни аҳли синф;



-риоя намудани қонуни қоидаҳои қори берунасинфӣ;  
-иҷро намудани қоидаҳои пешниҳодшуда;  
-бо нутқи бурро баён намудани фикри худ;  
-луқмапартоӣ нақардан дар байни

фикри дигарон.

Баъзан дар байни хонандагони гурӯҳҳои мухталиф ягон саволи проблемавӣ ба миён меояд. Дар ин ҳолат хонандагонро зарур меояд, ки фаъолияти яққояи гурӯҳиро истифода баранд. Ин муттаҳидӣ ва фаъолияти яққоя имкон медиҳад, ки шарафи синфашонро ҳифз намоянд. Дар вақти гузаронидани қори берунасинфӣ лозим аст, ки тамоми синфҳое, ки дар мактаб фанни химияро меомӯзанд, иштирок намоянд, то ин ки он оммавиरो соҳиб шаванд. Ин хонандагонро водор месозад, ки барои гузаронидани қорҳои берунасинфӣ тайёрии ҷиддӣ бинанд. Ҷиҳати мусбӣи дигараш дар он аст, ки хонандагон дар як соат нисбат ба шакли лексионӣ зиёдтар дониш аз худ мекунанд.

Қорҳои берунасинфиро агар дар байни синфҳои гуногун (масалан, синфҳои 8-11 ё ин ки синфҳои 9-11) гузаронем, хубтар мешавад нисбат ба

байни як синфи ба гурӯҳҳо ҷудошуда. Хонандагон кӯшиш менамоянд, ки синфашон дар байни дигар синфҳо бехтарин бошад. Масалан, ман ҳангоми омӯзиши мавзӯи «Таснифи моддаҳои ноорқаникӣ» дар синфи 11-ум қори берунасинфиро дар шакли викторина дар байни синфҳои 8 ва 11 гузаронидам. Доир ба мавзӯи зикрқардида дар китоби «Химия»-и синфи 11 нақша тартиб дода шудааст. Ман аз ҳамаи нақша истифода бурда, 25 савол барои синф тартиб додам. Ҳангоми викторина хонандагон бо навбат билетҳоро мегиранд. Масалан, агар хонанда билети 15 ё 21-ро гирад, омӯзгор аз саволнома саволи 15 ё 21-ро мехонад. Ҳамаи тариқ, викторинаро давом медиҳем. Ҳамамон ба ҷавобҳо ҳолгузори мекунанд.

Баргузори ин гуна викторинаҳо ба тақвияти дониши хонандагон мусоидат мекунанд.

*Маҳмадризо ГҶУЛОВ,  
омӯзгори химияи мактаби  
№30, ноҳияи Айӣи*

# Аз танқиду таҳқир то таҳриру такмил

(Охираш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

## Таносуби "бояд" ва "шояд" дар арзёбии китоби дарсӣ

Натанҳо ба як китоби мушаххас, балки ба ҳар як матну мавзӯи дарсии китоби дарсӣ аз ҷониби муҳаррирон муқарризони гуногун, дар баробари зикри норасоноҳои умумии имлоӣ, андешаҳои мухталиф баён гардида метавонад. Ин табиист, зеро ҳар шахс (қоршинос) мавқеъ ва нуқтаи назари худашро дорад. Гузашта аз ин, сатҳи касбияти муҳаррир ё муқарриз ва огоҳии ӯ аз масъалаҳои марбут ба ҷанбаҳои дигари таҳияи китоби дарсӣ (талаботи методӣ, техникӣ, типографӣ-оронӣ ва ғ.) низ гуногун буда метавонад. Бинобар ин, бо эҳтимоли зиёд метавон гуфт, ки тақризи як нафар нуқтаи назари субъективие беш нест. Ба ҳамин хотир, масъалаи то кадом андоза дуруст ва қобили қабул будани тавсияву пешниҳодҳои муқарриз то ҳанӯз норавшан боқӣ мемонад. Бо назардошти ин мулоҳиза, ба иттилои муқарризон расонидан мехоҳем, ки дар таҳқисус арзёбии китоби дарсӣ ва маводи таълимӣ дарки таносуби мафҳумҳои "бояд" ва "шояд" хеле муҳим аст.

Аввалан, ҳамон тавре ки зикр кардем, дар тақриз андешаҳои шахси алоҳида баён мегардад. Вақте ки "бояд чунин бошад", "набояд ба ин роҳ дод" ва ғайра менависем, чунин маъно дорад, ки пешниҳоди муқарриз хатман ба эътибор гирифта шуда, "хатои мавҷуда" ислоҳ гардад. Ба ибораи дигар, дар чунин тарзи баён муқарриз мехоҳад андешаи шахсиро ба тарзи иҷборӣ ба дӯши муаллифи китоби дарсӣ бор кунад.

Сониян, вазифаи асосии муҳарриру муқарриз (дар баробари зикри ҷиҳатҳои хуби китоб) фақат ошкор сохтани камбудҳои китоб ва ба муаллиф пешниҳод кардани онҳост, на чизе бештар аз он. Масъалаҳои баҳсталаб (дар сурати рад шудани пешниҳоди муқарриз) дар посухи муаллифи китоб ба тақриз баррасӣ ва ҳал мегардад.

Модоме ки чунин аст, чӣ бадӣ дорад, агар ба ҷойи "бояд" аз "шояд" истифода кунем? Охир, ҳамон маъноро дар ҳар яке аз ин услуби ҷумласозӣ баён кардан мумкин аст, аммо лаҳни гуфтор нармтару пазириши он аз ҷониби муаллиф бештар мешавад. Ҳамчун муаллиф иқрор мешавам: онҳое, ки дар навиштаҳои худ нисбат ба китоб мақолаҳои ман "бояд"-ро истифода кардаанд, пеши ман арзише надоранд, ҳадди аксар аз сипоси нӯғизабонӣ баҳравар гардидаанд ва, баръакс, барои онҳое, ки дар услуби ниғориши худ "шояд"-ро дӯст медоранд, дирӯзу имрӯзу фардову фардоҳои дигар самимона сипосгузор будаму ҳастаму хоҳам буд!

а) Ин матн (шеър, чистон, хикоя...) намешавад!

б) Бехтар аст ин матн (шеър, чистон, хикоя...) бо ин матн (шеър, чистон, хикоя) иваз шавад.

Пешниҳод ё исрори иваз кардани ин ё он матни китоб хеле осон аст, аммо дар ҳақиқат иваз кардани он қори басо мушқил аст. Инро на ҳама муҳарриру муқарриз дарк карда метавонад. Матни китоби дарсӣ, махсусан, барои синфҳои ибтидоӣ, ки пур аз расму суратҳо ва нақшаву ҷадвалҳост, дар барномаи ба ҳамагон маълуму маъмулии Word таҳия намегардад. Барои таҳияи онҳо аз барномаҳои гуногуни компютерӣ,

## Омили инсонӣ дар таҳия, ташхис ва нашри китоби дарсӣ

аз ҷумла, Adobe InDesign, PageMaker, Corel Draw, Quark Xpress ва ғайра истифода мекунад. Хусусияти умумии ин барномаҳо он аст, ки маводди ҳар як саҳифа (матн, расм, ҷадвал, супориш, аломатҳои иловагӣ ва ғайра) ба қисмҳои алоҳида ҷудо карда мешавад, сипас, вобаста ба ҳаҷм, ороиш, ғунҷош ва ҷиҳатҳои дигари дизайни саҳифа ҷогузори мегардад. Аз ин рӯ, каме бештар шудани ҳаҷми матн ба тамоми саҳифаи баъдинаи китоб таъсир мерасонад, ки қорест хеле заҳматталаб. Дар ин маврид, бехтарин вариант он аст, ки матни наво, ки ба ҷойи матни пешина гузашта мешавад, ҳамроҳ бо лугату

карданд, ки ду чистони мантиқан ва услубан харобро иваз кунанд. Пас аз он ки маҷмӯаи чистонҳоро дастрас намудам, якҷоя бо назардошти мавзӯ ва ҳадафи дарс ба ҷойи он ду чистони дигарро ҷой додем. Ҳам лаъл ба даст омаду ҳам ёр наранҷид!

### Зарурат ва афзалияти ҳамкории байни муаллифон

Аксари муаллифон бо ҳамдигар шиносанд, аммо бо китобҳои ҳамдигар аз наздик шинос нестанд. Ба қавле, "парадокс!" Мушоҳидаҳои нишон медиҳанд, ки ба роҳ мондани ҳамкории зич байни муаллифони китобҳои дарсии зинаҳои алоҳидаи таҳсил, аз як тараф

қайд кардаанд, ки баъзе матнҳои китоби дарсии Забони давлатӣ барои синфҳои 3 ва 4 аз рӯйи ҳаҷм, услуб ва сатҳи дарки мазмун аз матнҳои китоби дарсии Забони модарӣ барои ин синфҳо тафовут надоранд ва ҳатто мушқилтаранд.

Табиист, ки ин падидаҳо нохушоянд асту ислохталаб. Аммо, агар як лаҳза мулоҳиза кунем, ба осонӣ дармеёбем, ки ба роҳ мондани ҳамкорӣ ва боҳабарӣ аз ҳамдигар дар ҷараёни таҳияи китобҳои метавонист сабабҳои пайдоиши чунин норасоноҳоро аз байн барад ва ба ин восита ба бехтар шудани сифати китобҳои дарсӣ, дар маҷмӯъ, мусоидат кунад.

### Аз вазифа то масъулият, аз пешниҳод то иҷро

Аз мулоҳизаҳои боло пай бурдан мушқил нест, ки таҳриру такмили китоби ҷорӣ дарсӣ барои муаллиф бори гарон аст. Масалан, таҳриру такмили китоби дарсии Забони модарӣ, синфи 1 дар шакли электронӣ (компютерӣ) пурра ба охир расида, ба нашри навбатӣ омода гардидааст. Аммо қор бо ҳамин тамом намешавад. Дар қадами аввал бояд Роҳнамои омӯзгор таҷдиди назар шавад. Аз тарафи дигар, ин китоб ягона китоби дарсест, ки сабти овозии матнҳои он ҳанӯз соли 2012 аз ҷониби яке аз ровиёни маъруфи тоҷик, собиқ директори радиои "Фарҳанг" шодравон Хайрулло Иброҳимов бо ҷалби ҳамкорунашон аз радио ва театри Лоҳутӣ анҷом дода шуда, соли 2017 ҳамзамон бо таҳрири нави китоби дарсӣ (ба муносибати босалоҳият мутобиқ сохтани он, иловаи мавод вобаста ба зиёд шудани соатҳои таълимӣ) такмил ёфта буд. Таҳриру такмили нави китоб аз нав омода кардани сабти овозии матнҳоро тақозо мекунад. Ҳамчунин, дар заминаи китоби дарсии ҷорӣ мо "Дафтари иҷроӣ машқҳо"-ро таҳия намуда, тасмим гирифта будем, ки китоби гӯёи электронии Забони модарӣ, синфи 1-ро дар ҳамкорӣ бо барномасозони ҷавону болаёқат анҷом диҳем (тақрибан 70% омода шуда буд). Ҳамаи ин мавод низ вобаста ба такмили китоби дарсӣ аз нав таҳия гардад, ки вақту заҳмати муайяноро тақозо мекунад (он ҳам дар шароити хеле нокифоя будани ҳаққи қалами муаллиф). Ба андешаи мо, маҳз ҳамин мушқилот аст, ки баъзе муаллифони китобҳои дарсӣ бо пофишорӣ ва "далелҳо"-и бофтаи худ эродҳои муқарризонро ба эътибор гирифтани намехоҳанд. Дар чунин вазъият таносуби ҳисси масъулият ва манфиати шахсӣ нақши муҳим мебозад. Ин ҳамон ҳолатест, ки вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ, андешаҳо ва мавқеи шахсӣ ва дигар омилҳои марбут ба шахсият ҷойи худро пурра бо манфиати давлату ҷомеа ва арзишҳои миллӣ иваз намояд. Муаллиф дигар ҳақ надорад, ки бо баҳонаҳои гуногун аз иҷрои вазифаҳои худ даст кашад, тавсияву пешниҳодҳои муқарризонро муҳарриронро сарфи назар кунад. Табассуми ширини кӯдак аз китоби шавқовар ва қаноатмандии омӯзгор аз муҳтавои сифати китоби дарсӣ бехтарин подоши ин амали пурмашаққат, вале неки муаллиф хоҳад буд.

Азим БАЙЗОЕВ



супоришу машқҳои марбут ба он ҳаҷман мисли матни аввала бошад.

Барои он ки ба дараҷаи мушқилии ин қор пай карем, аз таҷрибаи таҳрири китоби номбурда як намуна меорам. Моҳи сентябри соли 2020, дар мулоқоти рӯбарӯ бо аъзои гурӯҳи қорӣ оид ба таҳқисуси китобҳои дарсӣ, ду нафар омӯзгор аз муассисаҳои таълимии ноҳияи Шохмансур пешниҳод карданд, ки матни "Фариштамоҳ" (афсонаи халқӣ тоҷик дар мавзӯи орзуҳои одамони қадим ва амалӣ шудани ин орзуҳо дар замони муосир) аз китоби дарсӣ бардошта шавад. Далелҳои онҳо чунин буд: матн ба синну соли хонандагони синфи якум мувофиқ нест, зеро дар он муносибатҳои оилавӣ (зану шавҳар шудани қаҳрамонони афсона) ҷой дорад. Азбаски хеле исрор карданд, ман розӣ шудам ва бадохатан пешниҳод кардам, ки дар ин қор ҳамкорӣ кунем: "Шумо таҷрибаи қорӣ зиёд доред, мавзӯ ва ҳадафҳои дарс маълум аст. Барои иваз кардани ин матн маводди сею ним саҳифа бояд иваз шавад (бо иловаи лугат ва саволу супоришҳо, фаъолиятҳои рушди тафаккур, машқҳои навиштан, аз ҳиҷоҳо қалима сохтан ва ғайра). Агар ягон матни хубе ёфта, онро дар шакли як мавзӯи таълимӣ пешниҳод кунед, ман бо ҷону дил қабул мекунам ва дар "Роҳнамои омӯзгор" бо зикри номи ҳар яки Шумо барои чунин ҳамкорӣ арзи сипос мекунам." Пешниҳоди маро пазируфтанд, вале натиҷа ин буд, ки пас аз гузашти чор моҳ аз онҳо дараке набуд. Маҷбур шудам, худам матни муносибе ёфта, дар ҳамон ҳаҷм ва бо ҳамон ҳадафу максадҳо дар китоб ҷой диҳам...

Намунаи дигари чунин ҳамкорӣ боз ҳам бо устод Ҷ.Ҳошимӣ буд: пешниҳод

ва муаллифони китобҳои дарсии яксон барои синфҳои гуногун, аз ҷониби дигар, аз муҳимтарин роҳҳои баланд бардоштани сифати китобҳои дарсӣ аст. Чанд намунае меорам аз норасоноҳо, ки маҳз аз мавҷуд набудани ҳамкории муаллифон ба миён омадааст.

1) Тақрири матнҳо. Директори Маркази ҷумҳуриявии таълимӣ мутобиқ муҳтарам Ёрмуҳаммадзода Ш. дар мақолаи худ таҳти унвони "Китоби дарсӣ барои кӣ навишта мешавад?" (Омӯзгор, №51, 17.12.2020) қайд кардааст, ки баъзе матнҳо дар китобҳои дарсии Забони модарӣ, синфи 2 ва Забони модарӣ, синфи 3 айнан ё бо каме тағйирот тақрор шудаанд. Метавон илова кард, ки ду матни китоби дарсии Забони модарӣ, синфи 1 низ дар китоби дарсии синфи 2 тақрор шудааст.

2) Мутобиқати мавзӯҳо аз рӯйи барномаи таълим. Дар китоби дарсии Забони модарӣ, синфи 1 мавзӯи "Ватан" дар охири сол, баъди аз худ кардани мавзӯҳои дигар (оила, мактаб, шаҳр, деҳа, хайвонот, мечаҷот, дӯстӣ ва ғ.) оварда шудааст, то ки дарки мафҳуми абстрактӣ "Ватан" бо фарогирӣ мафҳумҳои мушаххасу дастрас осонтар гардад. Дар китоби дарсии Табиатшиносӣ, синфи 1 мавзӯи аввал ба "Тоҷикистон" бахшида шуда, қор бо харитаи Тоҷикистон (минтақаҳо, шаҳрҳо ва ғ.) пешниҳод гардидааст.

3) Робитаи байнифанӣ. Дар китоби дарсии Забони модарӣ, синфи 2 матни "Динозаврҳо" мавҷуд аст ва гуфта мешавад, ки динозаврҳо ҳанӯз 65 миллион сол пеш набуд шуда буданд. Дар барнома ва китоби дарсии Математика, синфи 2 аз худ кардани шумораҳо то миллион дар назар дошта нашудааст.

4) Робитаи байнифанӣ. Мутахассисони алоҳида ва омӯзгорон



▶ ХАМГИРОЌ

Лоиҳаи USAID-и «Ҳамроҳ бихонем» кӯшишҳои пайвастаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ислоҳоти соҳаи маориф, ки дар Стратегияи миллии рушди маориф зикр шудаанд, дастгирӣ менамояд. Фаъолияти ин лоиҳа дар якҷоягӣ ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди таълим додани салоҳиятҳои омӯзгорон ва донишу малакаи хонандагон таъсири мусбат дорад. Мақсади асосии лоиҳаи «Ҳамроҳ бихонем» ба беҳтар намудани натиҷаҳои хониши хонандагони синфҳои ибтидоии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст.

Дар муассисаи таҳсилоти умумии №1-и ноҳияи Кӯҳистони Мастҷох,

## Таваҷҷуҳ ба мутолиа меафзояд

Омӯзиш барои омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ дар доираи лоиҳаи USAID-и «Ҳамроҳ бихонем» оид ба тақвияти малакаҳои хониши хонандагони синфҳои ибтидоӣ баргузор гардид. Дар омӯзиши мазкур омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ муассисаҳои таҳсилоти умумии ноҳияи Кӯҳистони Мастҷох ҷалб шуданд. Мазмун ва муҳтавои маводи омӯзишӣ, тақвияти салоҳиятҳои хониши хонандагони синфҳои ибтидоӣ ва роҳи усулҳои таълими хонишро дар бар мегиранд. Омӯзгорон барои соли нави таълимро бо омодагии ҷиддӣ пешвоз гирифтанд дар давраи таълими тирамоҳӣ дар омӯзиш иштирок карда, маҳорати касбии худро тақмил доданд. Ин омӯзиш дар ҳамкории кавии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи «Ҳамроҳ бихонем» гузаронида шуд. Дар доираи баргузориҳои ҳамоиш, инчунин, маросими тақдими китобҳои бачагонаи тозанашир барои синфҳои ибтидоӣ сурат гирифт.

Нахуст, дар омӯзиш дарси роҳбаллад Эҳсон Ҳасанов ба омӯзгорон пешниҳод гардид. Сипас, омӯзиш идома ёфта, машғулияти 1, «Бунёди муҳити омӯзиш» гузаронида шуд. Дар охир директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №1 Сафарбек Домуллоев ба суҳан баромада, фикру мулоҳизаҳои худро баён намуд. Баъдан роҳбари МММ №1-и лоиҳа Одилов Мирзосабур суҳан карда, оид ба фаъолияти лоиҳа дар ноҳия пешниҳодоти худро баён намуд.

Мудири шуъбаи морифи ноҳияи Кӯҳистони Мастҷох Сафар Салимзода китобхониро як рӯки муҳими таълим шумурда, изҳор дошт, ки баъди лоиҳаи «Ҳамроҳ бихонем», воқеан таваҷҷуҳи кӯдакону наврасон ба мутолиаи китоб бештар гардидааст. Ҳадафи ниҳони лоиҳа он аст, ки хонандагон аз даврони кӯдакӣ ба китобҳои меҳру муҳаббат пайдо кунанд ва аз ҳама муҳим, мафҳуми муҳити асарро дарк намоянд. Дар ин кор нақши волидайн низ басо муассир буда, бе кумаку дастгирии онҳо татбиқи лоиҳа ба мушкулӣ рӯ ба рӯ мешавад. Аз ин рӯ, муассисаҳои таълимӣ бояд кӯшиш намоянд, ки робитаи худро бо оила қавӣ гардонанд.

Нусратбек ШОМИРЗОЗОДА,  
омӯзгори мактаби №1-и  
ноҳияи Кӯҳистони Мастҷох

▶ МАНБАИ ДОНИШ

Ҳанӯз аз давраҳои қадим дар китобдорӣ китобҳои халқӣ тоҷик дар сафи пеш қарор дошт. Китоб сармояи ақлу хирад, сарвати бебаҳо, қони ганҷҳо, маърифат ва маҷмӯи ахлоқи нақуст, ки инсонро ба ростиву росткорӣ, хирадмандиву мардонагӣ ва матонатӣ бузургӣ раҳнамо месозад.

Ҷавонони имрӯза бояд ҳамқадами замона бошанд, ба мутолиаи китоб машғул шаванд.

Дар замони муосир ҳар як фарди бедордил бояд барои ғайӣ гардонидани донишу ҷаҳонбинии хеш рӯ ба китобҳои оварад. Доир ба ин масъала Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Рӯзи дониш Вазорати маориф ва илм ва роҳбарони муассисаҳои таълимиро вазирадори намуда

## Чароғи илму маърифат



буданд, ки муносибати хонандагонро бо хондани китоб ва аз ёд кардани порчаҳои назмиву насрӣ ҷиддӣ назорат кунанд ва барои боло бурдани сатҳи маърифатнокӣ, тавсеаи ҷаҳонбинӣ ва суҳандону

суҳангӯ шудани насли ояндаи кишвар тадбирҳои ҷиддӣ ва судмандро ба роҳ монанд. Ҳамин аст, ки ҳамаасола озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» баргузор мегардад, ки ба ҷалби

бештари насли наврас ба китобҳои мусоидат менамояд.

Китоб тарбиятгар аст, ба китоб бунёди ҷомеаи солим имконнопазир аст. Таърихи пурифтиҳори халқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ мебошад ва мувазифдорем, ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дурахшонии қаҳрамониву диловарии гузаштагонии худро омӯзем ва онро ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба Ватан ташвиқ намоем. Олимону донишмандони моро зарур аст, ки ба шинохти дурусти таърих, тарғиби мероси маънавий ва суннату оинҳои мардумӣ низ, ки тайи асрҳо дар хотираи таърихӣ миллати тоҷик нақш бастанд, таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд.

Лейли НАРЗУЛЛОЕВА,  
омӯзгор

▶ АҶКОР

## Донандаи таърих инсонии комил аст

Донандаи таърих сарзамин ва миллат инсонии комил аст. Аз доништанҳо, ҷустуҷӯву бозёфт одами камол меёбад аз надоништанҳо ба завол мерасад. Дар Консепсияи миллии тарбия оид ба масъалаи тарбияи миллӣ ишора шудааст: «Тарбияи миллии шаҳрванд ташаккули тафаккури миллии шаҳрвандро дар назар дорад. Он ифтихор аз миллати хеш, эҳтиром ва гиромӣ доштани таърих ва мероси фарҳанги ниёгон, урфу одат, ва анъанаҳои арзишмандии миллӣ дар заминаи хусусиятҳои миллӣ ривҷ додани забон, илм ва фарҳанги миллӣ ва эҳтироми миллатҳои дигарро фаро мегирад».

Роҳи асосии ба камол расондани инсон худшиносӣ.

Ҳар шахс бояд бидонад, ки моҳияти ҳастии ӯ аз чӣ иборат аст, он ки гоҳ моҳияти ҳастии атрофиён, ҷамъият ва дунёро хоҳад фаҳмид. Пас, инсон барои он, ки таърихи миллатро донанд, лозим аст, ки аввал худро дарк намояд, зеро шинохти худ басо муҳим аст. Шинохтани таърихи дигарон бошад, боз барои шинохти шахсияти худ заминаро васеътар карда, дар ин асос пайваста дар ислоҳи худ кӯшида, инсон ва камолоти ӯро тадриҷан боло мебардорад. Дар акси ҳол, надоништанҳои таърихи гузаштаи худ қасро ба манқуртӣ мебарад, яъне оне, ки гузаштаи худро авлоди хешро намедонад, ӯ манқурт аст. Бинобар он, омӯхтани таърихи миллат

ба ҳар кас сифатҳои баланди ахлоқӣ, инсондӯстӣ, хувияти миллӣ, озодандешӣ, мавқеи шаҳрвандӣ, ташаббускорӣ ва монанди инро ташаккул медиҳад. Ин гуна инсон қодир аст, ки дар пояи манфиатҳои миллӣ фаъолият намояд. Ҷавонон бояд соҳиби тафаккури миллӣ, посдори тамаддуни миллат ва дар пешрафти ҷомеа саҳмгузор бошанд.

Маълум аст, ки илми таърих инсонро ташаккул дода, дар ӯ арзишҳои дигар, аз ҷумла, соҳиби Ватан, нангу номуси миллӣ, ифодагари симои зехнии маънавий, ахлоқӣ, фарҳангиро таҷассум менамояд. Худшиносии миллӣ шинохти худ ва миллати хеш аст. Агар мо аз таърихи маданияти

азалиамон хабардор набоем, онро ҳифз карда наметавонем. Аз ин рӯ, мо бояд гузаштаамонро донем ва ба дигар миллатҳо шинос намоем. Он вақт мо метавонем гӯем, ки ватандӯстему фарҳанги баланди миллӣ дорем.

Бинобар он, дуруст ба роҳ мондани омӯзиши фанни таърих яке аз омилҳои муфиди тарбияи ватандӯстӣ ва ба камол расондани насли наврас ба ҳисоб меравад. Огаҳӣ аз таърихи гузашта наслҳои минбаъдаро бо донишҳои нав мусаллаҳ сохта, ба онҳо сабақҳои волою хирадмандона медиҳад.

Муҳайё ГУРЕЗОВА,  
омӯзгори таърихи мактаби  
№36, ноҳияи Рӯдакӣ

▶ ЗИНАИ АВВАЛИ ТАҶСИЛОТ

## Диёри ман – ифтихори ман

Ҳикмати зеринро ҳама борҳо шунидаему писандидаему тақрор мекардем: «Аз ҳамаи иртиботҳои муҳимтаринаш иртибот бо Ватан аст». Дар ҳақиқат, меҳри Ватан, арҷгузорию эҳтироми Ватан барои ҳар инсон, барои фурӯғи ҳаёти ӯ, барои хушбахтию саодатмандӣ ва шаъну шарафаш мавқеи аввалдараҷа дорад. Ҳамин аст, ки ин мавзӯ дар маркази таълимоти педагогҳои варзида қарор гирифта, вобаста ба он садҳо мақолаву рисола, дастурҳои методӣ навишта шудааст ва минбаъд ҳам навишта хоҳанд шуд.

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле барҳақу барҷаста гуфтаанд: «Дӯст доштани Ватан аз дӯст доштани зодгоҳ сарчашма мегирад». Воқеан ҳам, ба қавли маъруф, касе, ки модари худро дӯст намедорад, ягон модари дигарро эҳтиром нахоҳад кард. Вобаста ба ин ҳама, зарур аст, ки дар дили хонандагон ҳар чӣ бештар муҳаббат нисбат ба диёри маҳбуб ҷо дода шавад ва дар ин кор, албатта, омӯзгорон, роҳбарони синфҳо, масъулини мактабҳо бояд таваҷҷуҳманд бошанд. Ҷои баҳс нест, ки масъулияти омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ҳамчун сарчашмадорони дарён дониш барои заминагузорию муҳаббати шогирдон

ба диёри маҳбуб ва тақвиятбахши ин муҳаббати самимӣ зиёд аст. Барои ин онҳоро мебояд, ки аз муассиртарину наватарин ва самаровартарин методҳои таълиму тарбия истифода намоянд. Мо



бар он назарем, ки барои неруманд будани тарбияи муҳаббат ба диёр дар хонандагон бояд имконияти тамоми фанҳо ба ҳам пайваста шаванд. Яъне тарбияи муҳаббат ба диёри арҷманд танҳо вобаста ба фанни алоҳида (дар синфҳои ибтидоӣ) нест, балки дар ин самт аз имконоти ҳамаи фанҳо истифода бояд кард ва гузашта аз ин, муҳтавои мавзӯҳои фанҳои таълимиро аз ин нигоҳ алоқаманд бояд кард. Дар ин ҷода чи қадаре ки фанни забони моадарӣ ё хониш имкон дошта

бошанд, фанни табиатшиносӣ ва фанҳои дигар низ ҳамон қадар имкон доранд. Чанд василаи тақвияти муҳаббат ба диёрро ёдовар мешавем, ки ба ҳамаи фанҳо ҳамбаста буда метавонанд.

Истифода аз порчаҳои насрӣ дар китобҳои дарсӣ ва сарчашмаҳои дигар (интиҳоби омӯзгор), ки дар онҳо хусни диёр, муҳаббат ба табиати Ватан тавсиф мешавад.

Истифода аз шеърҳо дар васфи Ватан, зебоҳои диёр, манзараҳои дилрабо.

Саёҳат ба мавзӯҳои хушманзара ва шунидани шарҳи омӯзгор, навиштани таассуроти худ аз ин саёҳат (дар ҳаҷми 3-4 ҷумла).

Расмкашӣ вобаста ба манзараҳои марғубу дилписанди диёр, зодгоҳ, муҳити худ.

Ташкили мусоҳибаи аҳли синф дар мавзӯҳои «Хусни дилрабои Ватан», «Қадам гӯшаҳои хушманзари зодгоҳро меписандед?», «Тавсифи пораҳои шеърӣ дар ситониши диёр».

Одамони шухратёри диёр ва нақл дар бораи қорномаи илмӣ, адабӣ ва меҳнатии онҳо...

Умуман, доираи чунин мавзӯю тадбирҳо васеъ аст ва ин барои омӯзгорон оид ба тарбияи муҳаббат ба диёр имконоти фаровон фароҳам меорад.

Сулҳиямои САЛИМЗОДА,  
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ

## ▶ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАВӢ

Кӯдакон тамоми орзуи умеди худро ба воситаи бозӣ амалӣ мекунад.

Бозӣ як навъи меҳнати эҷодии кӯдакон мебошад ва дар лавҳи хотирашон нақш мебандад.

Дар вақти бозӣ ҳолатҳои рӯҳӣ, идрок, тафаккур, ҳаёл, хо-

аз фаъолиятҳои дӯстдоштаи кӯдакон буда, онҳо амалҳои давранд, паридан, чаҳидан, партофтани ва ғайраро иҷро намуда, ҷисман ва рӯҳан инкишоф меёбанд.

Ҳар қадаре ки бача ба бозӣ бисёртар машғул шавад, аз

тро ёд мегирад.

Бозӣ ҳамчун шакли таълими кӯдакони томактабӣ мебошад. Воситаи беҳтарини ба мактаб омодашавии кӯдак, фаъолиятҳои бозӣ ва сермахсул расмкашӣ, гулмонӣ, сурбосозӣ, машғулиятҳои меҳнати-дастӣ,

## Хусусиятҳои назариявии бозӣ

тира ва ғайра инкишоф меёбанд.

Кӯдак то ба мактаб рафтани бозиро озод, бо хоҳиши худ иҷро мекунад, аз он ба завқ меояд, дар ӯ хисси дӯстиву рафоқат ба атрофиёнаш пайдо мешавад.

Бача дар бозӣ тарзи бо ашё, ҳамсолон, хурдсолон ва калонсолон муносибат карданиро ёд мегирад, нутқаш инкишоф меёбад. Дар рафти бозӣ у бо тағйироти олами атроф, фаслҳои сол, табиати зиндаву ғайризинда, бо рангҳои табиат шинос шуда, дониш, таҷриба ва маҳорату малакаҳои меҳнатиашро ташаққул медиҳад.

Бозӣҳои серҳаракат яке

таҳти дил бозӣ кунад, ҳамон қадар инкишофи хуб меёбад, тасаввуроташ оид ба олами ихота карда бой мегардад.

Бозӣ фаъолияти мустиқлони кӯдак буда, ӯ бо ташаббуси худаш бозиро ташкил медиҳад. Масалан, мо дар гуруҳ бозии мағозаро мегузаронам, кӯдакониро бо килограмм, грамм, литр шинос менамоем.

Кӯдакон мефаҳманд ки қандро бо грамм, кило мекашанд, равған ё ширро бо литр, маторо бо метр чен мекунад.

Дар вақти бозии хариду-фуруш кӯдак мафҳуми «кам», «зиёд», «бисёр»-ро истифода бурда, муносибат ва муошира-

тартибдиҳӣ ба ҳисоб рафта, дар он кӯдак бо хоҳиши том иштирок мекунад.

Бозӣ сарчашмаи инкишоф, минтақаи наздиктарини тараққиётро ба вучуд меорад.

Хулоса, барои кӯдакони синни томактабӣ бозӣ воситаи донишони олам аст. Маҳз бозӣҳо имконият медиҳад, ки кӯдак ба доираи васеи муносибатҳои иҷтимоӣ ворид гардида, сифатҳои шахсии худро ташаққул диҳад.

*Гулнора ШОДИЕВА,  
мураббӣи кӯдакони  
№157-и ноҳияи Синои  
шаҳри Душанбе*

## ▶ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ

## Махсусиятҳои омӯзиши забони англисӣ

Бояд зикр намуд, ки дар байни забонҳои ҷаҳон забони англисӣ бо махсусиятҳои сарфиву наҳвӣ, овозӣ, тарзи талаффуз ва амсоли инҳо тафовут дорад. Дар забони англисӣ фарқи байни харфҳои овозҳо хеле амиқ ба мушоҳида мерасад, зеро орфографияи забони мазкур дар тӯли солҳои зиёд ба ягон тағйироту дигаргунӣ дучор наомадааст. Дар сурате ки шакли овозии забон тағйироти ҷиддиро аз сар гузарондааст. Тафовут дар байни талаффуз ва навишти харфҳои (овозҳо) дар ин забон дар он зоҳир мешавад, ки дар он 44 овоз мавҷуд мебошад, вале алфавити латинӣ, ки дар омӯзиши забони номбаршуда хид-

мат мекунад, аз 26 харф иборат аст. Бо мақсади саҳлу осон омӯхтани аз бар кардани забони англисӣ аз транскрипсия истифода карда мешавад. Бояд хотирнишон намуд, ки шакли овозии (фонетикии) забони англисӣ аз забони русӣ тафовути ҷиддӣ дорад. Дар грамматикаи забони русӣ овозҳои садонок ба кӯтоҳу дароз ҷудо карда мешаванд, дар забони англисӣ бошад, ҳолати баръакси он мавҷуд аст. Ҳамчунин, дар байни садонокҳои забони англисӣ, ғайр аз садонокҳо, ки як ҳел талаффуз мешаванд (монофтонгҳо), дифтонгҳо мавҷуданд, ки аз ду унсур (элемент) иборат мебошанд. Ин овозҳо дар фоси-

лан як ҳиҷо талаффуз мешаванд. Фарқи дигар дар талаффузи ҳамсадоҳои чарангдор ба мушоҳида мерасад. Ин ҳамсадоҳо дар охири калимаҳо ва пеш аз ҳамсадоҳои бечаранг ҳеч гоҳ бо овози паст талаффуз намешаванд ва ба бечарангҳо иваз карда намешаванд. Ҳамсадоҳо дар забони англисӣ, пеш аз ҳама гуна садонокҳо бошиддаттар талаффуз мешаванд. Ин ҳолат дар забони русӣ на ҳамеша ба чашм мерасад. Дар забони зикршуда чун дар забони русӣ узвҳои инсон, амсоли лабҳо, забон, нӯги забон, қисми пеши забон, миёна ва ақибҳои он, инунин, аъзои фаъоли нутқ ва дуоҷмадаҳои он (пассив) иштирок мекунад.

Дар забони англисӣ зада ва интонатсия чун дар забони русӣ мавқеи муҳим дошта, ҷиҳати талаффузи дурусти саҳаҳ ва бегалат нақши калон мебозад. Аз ҷумла, зада ба ҳиҷогӣ, иборавӣ ва мантӣқӣ ҷудо шуда, дар ҳолатҳои гуногун дар ҷумла истифода мешавад. Ҳангоми омӯзиши қисмати фонетика дар забони англисӣ ба хонандагон машқи талаффузи дурусти овозҳоро ба роҳ мемонем. Албатта, ин амали осон набуда, аз тамрини шогирдон дар робита бо узвҳои нутқ, ки номбар кардем, вобастагии зиҷ дорад.

*Олия АБДУЛЛОЕВА,  
омӯзгори  
мактаби №277-и  
ноҳияи Фирдавӣ*

## ▶ ШЕВАИ ДАРС

## Ҳалли масъалаҳои физикӣ

Усулҳои ҳалли масъалаҳои физикӣ аз шароитҳои гуногун вобастагӣ дорад: аз мазмуни он, тайёр намудани хонанда барои иҷрои мақсади пешгузашта ва ғайраҳо. Ба ҳар ҳол, барои аксар масъалаҳо як қатор ҳолатҳои мавҷуданд, ки барои ҳалли масъалаҳо заруранд. Миқдори масъалаҳо дар курси физикаи мактаби миёна хеле зиёданд. Хонандагон дар синфҳои 7-10 бояд тақрибан 170 формулаи асосиро аз худ наоянд. Азбаски дар ҳар як формула на камтар аз 3 бузургӣ дохил аст, пас, яқин аст, ки танҳо барои ҳалли қонуниятҳои асосии физикӣ хонандагон ҳалли садҳо масъаларо дида мебароянд.

Шарти асосии бомуваффақият ҳал кардани масъалаҳо-дониши хонандагон оид ба қонуниятҳои

физикӣ, дуруст дарк кардани бузургҳои физикӣ ва инчунин, интиҳоби дурусти тарзи ҳал ва системаи воҳидҳои ченкунӣ мебошад. Инчунин, шартҳои асосии ҳалли дурусти масъалаҳо, ин аз ҷиҳати математикӣ тайёр будани хонандагон мебошад. Сонӣ, дар мадди аввал омӯзиш барои ҳалли масъалаҳои гуногун ҳатмист. Амиктар мебуд, агар барои ҳалли масъалаҳо алгоритм тартиб дода шуда, амалиёт дар раванди ҳалли масъалаҳо бо ин васила ба як тартиби муайян дароварда мешуданд ва бо ин роҳ ба натиҷаи дилхоҳ расидан осон мегардид.

Истифодаи қоидаҳои умумӣ ва пешниҳоди ҳангоми ҳалли масъалаҳои гуногун дар хонандагон малакаҳои эҷодӣ ва ақиро

ташаққул медиҳанд ва оид ба иҷрои фаъолияти боз ҳам мураккаби эҷодӣ қувва мебахшанд. Масъаларо бояд бо системаи маҳсули омӯзиши мантӣқии маводи омӯхташаванда, бо диққати ҷиддӣ оид ба қонуниятҳои гуногуни физикӣ алоқаманд ҳал намуд.

Ҳалли масъалаи раванди фаъоли донишашавандагӣ мебошад, ки дар он мушоҳидаи ҳодисаҳои физикӣ ва таҷрибаи нақши муҳим мебозанд. Мушоҳида ва таҷриба имкон медиҳанд, ки тафаккур ва образҳои мувофиқ ба амал оянд, шартҳои масъала амиқ дарҷ ёбад, натиҷаҳои лозимӣ ба даст оянд, вобастагии байни бузургҳои ва ғайра аниқ карда шавад. Ба ин мақсад расмо, нақшаҳо ва графикҳо мувофиқанд.

*Лаишкар ПИРМАМАДОВА,  
омӯзгори физика*

## ▶ РОҲБАРИ СИНФ

## Банақшагирии фаъолият

Банақшагирии корҳои таълиму тарбия аз ҷониби роҳбари синф асосан дар заминаи таҷрибаҳои педагогӣ сурат мегирад. Дар нақша тамоми қорҳои тарбики тарбияи фарогир равона карда шудааст. Нақшаи комил ҳамон нақшаест, ки он бо воқеияти ҳаёт, бо талаботи маънавии хонандагон мутобиқ бошад. Дар нақша муҳлати ба иҷрои қору вазифаҳои муқаррар шуда, инчунин, имконият, таҷриба, шавқу ҳавас ва майлу хоҳишҳои талабагон инъикос меёбад.

Бунёди нақша бо аниқ ифода ёфтани мундариҷаи қору, муҳлати иҷро, шахсони масъул дар иҷро қору гузошта мешавад.

Нақша бояд дурбинона бошад. Ин имкон медиҳад, ки дар он мизон ва қараёни қору дуруст қайд гардад.

Ин талаботи нақша ба тартиб додани нақшаи қору роҳбари синф, инчунин, бо меъёри вақт ва муқаррароти дигар мувофиқанд. Ҳар қадаре ки нақша пурратар тартиб дода шавад, албатта, ҳамон қадар он пурмазмунтар ва ғанитар мешавад ва бо ҳамаи аҳамияти тарбиявиаш ҳам баланд мегардад. Нақшаеро, ки ин талаботро қаноатманд менамояд, санҷидану тақмил додан осон аст ва чунин нақша мутафаккирони гузашта ва муосир қалбнамоияд. Дар ин замина мо – омӯзгоронро низ мебояд, ки баҳри ба омӯзишу мутолиаи қалбнамудани наврашон саҳм гузорем. Ин омил, пеш аз ҳама, аз омӯзгорон тақозо мекунад, ки худ бештар омӯзанду мутолиа наоянд ва донишу ҷаҳонбинияшонро тақомулу таҳаввул бахшанд.

Албатта, тартиб додани нақша чун ҳамаи қору роҳбари синф қору эҷодӣ аст. Эҷодиёт дар гуногунии соҳт ва мазмуни нақшаҳо

мушоҳида мешавад. Ин гуна тағйирот ба сабаби гуногунии ҳайати талабагон ва хусусиятҳои ҳоси шароити маҳал ба амал меоянд. Вале ҳар як нақша бояд тамоюлҳои асосии раванди тарбиявиюро (дар қорак, нимсола) акс намоияд. Ҳар як нақшаи қору бо тавсифномаи муҳтасари синф сар мешавад, дар он нишонаҳои асосии аз ҷиҳати ғоявию ахлоқӣ тарбия ёфтани бачагон, муваффақиятҳои онҳо дар таълим акс меёбад. Дар нақша ҳатман вазифаҳои асосӣ ҷудо карда мешаванд ва онҳо дар маркази диққати роҳбари синф меистанд. Дар нақшаи машғулиятҳои педагогӣ доир ба тарбияи ғоявию сиёсӣ, ахлоқӣ, меҳнатӣ, эстетикӣ ва ҷисмонии мактаббачагон ва инчунин, дар онҳо ташаққул ёфтани шавқу ҳавас ба маърифат ва меҳнати фикрӣ пешбинӣ карда мешавад. Муносибати фарогир ба ташкили ҳаёти талабагон гарави ҳамаҷаҳаи инкишоф ёфтани онҳо мебошад. Нақшаи қору роҳбари синф муносибат бо созмонҳои талабагӣ, бо падару модарон ва аҳли ҷамъият, мутобиқатӣ ва ягонагии амалиёти мактаб ва оиларо пешбинӣ мекунад.

Дар асоси нақшаи қору роҳбари синф ҳамроҳи фаълон нақшаи қору хонандагон тартиб ва дар маҷлиси умумӣ тасдиқ карда мешавад.

*Наиля ФАЙЗМАМАДОВА,  
омӯзгори таърих,  
роҳбари синф*

## ▶ ИЛМҲОИ ДАҚИҚ

## Омӯзиш интиҳоро надорад

Интиҳоро дар кишвари мо ҷиҳати фаро гирифтани насли наврас бо донишҳои замонавӣ ва омӯзиши технологияи муосир тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. Баҳри ҳавасманд кардани наврасону ҷавонони болаёқат дар муассисаҳои таълимӣ, стипендияи Президентӣ таъсис ёфтааст, ки хонандагону донишҷӯёни соҳибистеъдод ҳамасола бо донишу рафторӣ намунавӣ ба гирифтани он мушарраф мегарданд. Инчунин, имконияти зиёде ба вучуд оварда шудааст, ки ҷавонорон ба омӯзиши васеи илмҳои гуногун ҳидоят менамояд. Воқеан, дар чанд соли охир озмунҳои гуногун дар кишварамон роҳандозӣ гардид, ки дар муаррифию дарёфти ҷавонони лаёқатманд мусоидат намуданд. Аз ҷумла, озмуни ҷумҳуриявӣ “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” дар як муддати кӯтоҳ тавонист, ки наврасону ҷавоноронро ба мутолиаи васеи осори без-

аволи адибону мутафаккирони гузашта ва муосир қалбнамоияд. Дар ин замина мо – омӯзгоронро низ мебояд, ки баҳри ба омӯзишу мутолиаи қалбнамудани наврашон саҳм гузорем. Ин омил, пеш аз ҳама, аз омӯзгорон тақозо мекунад, ки худ бештар омӯзанду мутолиа наоянд ва донишу ҷаҳонбинияшонро тақомулу таҳаввул бахшанд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавачҷуҳи бештарро ба омӯзиши илмҳои бунёдӣ равона намунадаст. Бо ташаббуси Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли равон озмуни “Илм – фурӯғи маърифат” пешниҳод гардид, ки ба рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ мусоидат мекунад. Ин омил метавонад хонандагону донишҷӯёни, аспирантону муҳаққиқонро ва омӯзгоронро ба омӯзиши васеи илмҳои дақиқ раҳнамун созад.

*Парвина АБДУАЛИМОВА,  
омӯзгор*



▶ ПСИХОЛОГИЯ

**Дар мавриди худкушӣ чунин гуфта шудааст: «Ҳар касе бо қадом воситае, ки худкушӣ кунад, бо ҳамаи чиз дар охираш азоб дода мешавад».**

Хушбахтона, дар раванди рушди стратегияи пешгирӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шарикони рушд дар ҳалли мушкилоти ҷумҳурии мо бетараф набуда, дар бисёр барномаҳо баҳри беҳбудии ҳаёти кӯдакону наврасон кор мекунад. Аз ҷумла, Ҳазинаи кӯдакони Созмони Милалӣ Муттаҳид - Юнисеф дар ин самт як қатор барномаҳо ба роҳ мондааст. Масалан, ташкилоти ҷамъиятии «Маркази ёрии психолог» бо роҳбарии профессор Нафиса Юнусова дастури «Кумаки психологию иҷтимоӣ ба наврасони дорои майл ба рафтори суицидӣ»-и Нозим Оғозода, доктори илми тиб, мутахассис доир ба масъалаҳои идоранамоиро барои тренерон ва омӯзгорону волидон пешниҳод менамояд. Ин дастур аз 15 машғулият иборат аст ва барои солимии равонии наврасон ва кӯдакон бисёр муфид мебошад.

Дар ин дастур оварда шудааст, ки Юнисеф ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дар заминаи муассисаҳои кума-

# Солимии равонии наврасон

ки аввалияи тиббӣ -санитарӣ созон додани 21 нуктаи ҳадамоти тиббии ҷавонони хайрхоҳ (ХТҶХ) кумак намуд, ки ба наврасон ва ҷавонон дастгирии психологӣ заминавино мерасонанд.

Намоёндагии Юнисеф дар Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва дигар шарикон кӯшиш менамояд, ки дастрасии хизматрасониҳои босифати дастгирии психологӣ ва машваратро барои наврасон, махсусан, наврасони осебпазир ва наврасоне, ки ба ин гурӯҳ дохил намешаванд, баланд бардоранд. Вазифаи асосии чорабинӣҳои тахиякардари пешниҳод намудани хизматрасонии психологӣ ба наврасон-ҷавонон ва духтарон дар нуктаҳои гуногуни дохилшавӣ ба барнома бо бахисобгирии стратегия, ҷанбаҳо ва тавсифдихандаҳои мушаххаси бо хусусиятҳои гендерии наврасон алоқаманд буда, ташкил медиҳад. Юнисеф дар доираи барнома оид ба беҳдошти солимии психикии наврасон (СПН) барои соли 2018 тавсеаи ҳамкорихоро бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, Вазорати маориф ва илм

ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, бо мақсади ҳалли масоли пешгиринамоӣ ва эътиноӣ фаврӣ ба ҳолатҳои худкушӣ, инчунин, идоранамоии рафтори суицидӣ дар байни ҷавонон ба нақша гирифтааст. Вазифаи равопизишкон, равоношиносон ва кормандони иҷтимоиро пешниҳод кардани кумак ба эҳтиҷмандон, ташхис ва идоранамоии асуламалҳои гуногун ба стресс, таъабат ва пешгирӣ намудани вайроншавиҳои бо стресс алоқаманд ташкил мекунад. Расонидани ёри ба мукамалсозии малакаҳои идоранамоии рафтор ва баланд бардоштани устуворӣ, инчунин, пешниҳод кардани дастгирӣ ба нафароне, ки баъд аз кӯшиши худкушӣ зинда мондаанд, ҷиҳати реинтеграцияи иҷтимоии онҳо нақши махсусро мебозад. Дастури мазкур барои тренероне пешбинӣ карда шудааст, ки дар самти омода кардани тренерони дорои таҷрибаи корӣ дар соҳаи равопизишкӣ ва ёрии психологӣ - иҷтимоӣ фаъолият мекунад. Бо дарназардошти вазнинӣ ва мураккабии чунин машғулиятҳо дар ҳар як семинар фаъолияти ду нафар тренер тавсия дода мешавад. Истифодаи усулҳои интерактивӣ дар

рафти гузаронидани семинар мувофиқи мақсад аст. Дастур барои иштирокчиён аз рӯи мазмун бо дастур барои тренерон монанд аст, аммо дар он баъзе тавсияҳо ва шарҳҳо ҷой карда нашудаанд. Ҳамчун қоида маводи тақсимотӣ дар рафти машғулият ба иштирокчиён пешниҳод карда мешавад.

Вақти барои гузаронидани ҳар як машғулият пешниҳодшуда тахминӣ буда, вақти воқеӣ метавонад вобаста ба миқдори иштирокчиён ва шавқи онҳо ба машғулият тағйир ёбад. Дар ҳолати зарурат, фасилитатор метавонад танаффус эълон карда, барои баланд бардоштани фаъолиии иштирокчиён машқҳо гузаронад. Ҳамаи ин метавонад давомнокии машғулиятро зиёд кунад. Маводи ин ҷо пешниҳодшуда дар натиҷаи гузаронидани машғулияти омӯзишӣ ва машваратҳои корӣ омода карда шудааст. Онҳо дар доираи барнома амалишаванда ба сифати дастур ва роҳнамо коркард шудаанд. Ин машғулиятҳо бо дарназардошти таҷриба ва сатҳи дониши кормандони намоёндагии Юнисеф дар Тоҷикистон ва шарикони он, бо истифодаи стратегияи ҳалли масоили гу-

ногун ва бо дарназардошти махсусиятҳои фарҳангӣ дар кишвар ба нақша гирифта шудааст.

Мавриди зикр аст, ки ин дастур барои тамоми омӯзгорон ва волидон бисёр муфид буда, аз тарафи ҳар сокини кишвар боси дастгирист. Боварӣ дорем, ки ин дастур барои солимии равонии наврасон, пешгирии ҳолатҳои худкушӣ дар байни онҳо саҳми худро мегузорад.

Салоҳ он аст, ки ҳамаи дастур аз ҷониби омӯзгорон дар дарсҳои тарбиявӣ истифода карда шавад ва имконияти дастрасии шаклҳои электронӣ ва хаттӣ он дар муассисаҳои таълимӣ фароҳам оварда шавад. Зеро ин дастур дар доираи таҷрибаҳои ҷаҳонӣ ва равоношиносони ботаҷриба тахия гардидааст ва барои тарбияи дуруст ва солимии равонии наврасон, дарк кардани ҳолати рӯҳии онҳо, мушкилот ва дарди онҳо, рӯҳафтадоғӣ ва пешгирӣ кардани худкушии онҳо манфиатбахш хоҳад буд.

**Рухиона ШОБУДИНОВА,**  
сармуҳаррири рӯзномаи  
«Насими айём»-и  
ноҳияи Рӯдакӣ,  
Ҷовидон РАҲМОНАЛИЕВ,  
хабарнигори рӯзнома

▶ МУҲИТИ МАҚТАБ

## Равоношинос масъулияти зиёд дорад

**Равоношиносӣ яке аз илмҳои қадимтарин мансуб шуда, таърихи дунимҳазорсола дорад. Аз тарафи дигар, он илми ҳозиразамон буда, бо ҳамаи илмҳо ва соҳаҳои фаъолияти инсон алоқаманд мебошад.**

Равоношиносӣ ҷиҳатҳои бо-ринии инсонро меомӯзад. Инсон дар навбати худ мавҷудоти мураккаби биологӣ ва иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ сиёсӣ, маънавию ахлоқии ҷамъият буда, хусусиятҳои низ тағйир пазиранд. Ба хусусиятҳои ботинии инсон на танҳо генҳои ҳаётбахше, ки аз насл ба насл ба таври мерос мегузаранд, балки муҳити табию иҷтимоие, ки кӯдак дар он ҷо таваллуд мешавад, рушд меёбад ва қонуниятҳои барои ҳамаи ҷамъият хос буда, инчунин, таълиму тарбияе, ки калонсолон меомӯзонанд, таъсир мерасонанд.

Нақши равоношинос дар кӯдакистон дорои аҳамияти бузург аст. Солимии равонӣ ва рушди дурусту тадриҷии фарзандони мо аз равоношинос вобаста аст. Волидайнӣ кӯдакон бояд худ дарк намоянд, ки доштани маълумот дар бораи фаъолияти мутахассис ба ҳайси педагог-равоношинос зарур мебошад.

Равоношинос дар кӯдакистон

ба гунаи боғбонест, ки барои шуқуфони ниҳолақҳо, нигоҳубини онҳо ва барои ҳар яки онҳо шароити мусоид фароҳам меоварад.

Ҷуғушад, то миёни кӯдакон муносибати солим ба роҳ монда шавад. Равоношинос



қобилиятҳои инфиродии ҳар як кӯдакро инкишоф дода, ба шавқу ҳавас ва майлу рағбати ӯ диққати махсус медиҳад.

Равоношинос фардест, ки ба хотири кӯдакон, худ аз нав кӯдак мешавад ва ба қалби онҳо ҷой мегирад. Ӯ бунёдгузори муҳити солимии равонӣ дар коргоҳ ва фаъолгардонии иқтисодии эҷодии ҳамагонист. Равоношинос қобилиятҳои инфиродии ҳар як кӯдакро инкишоф дода, ба шавқу ҳавас ва майлу рағбати ӯ диққати махсус медиҳад.

Ба волидон зарур аст, ки хусусиятҳои равонии кӯдакистони синни томактабиро дарк кунанд. Дар ин синну сол ташаккули шахсияти кӯдак сурат мегирад. Кӯдак на танҳо

бо волидон ва дигар аъзои оила, балки бо бачагони калонтар дар кӯдакистон муносибат мекунад.

Самтҳои фаъолияти равоношинос хеле васеъ ва мураккаб буда, аз ӯ дониши амиқу васеъи тахассусиро талаб мекунад. Ӯ бояд касбашро дӯст до-

рад, одоби муоширатро риоя кунад, шахсияти дигаронро эҳтиром намояд, оид ба фаъолияти маърифатӣ, хусусиятҳои синнусоӣ ва фардию равонии кӯдакон донишҳои чуқуру мукамал дошта бошад. Ӯ бояд шахси оромӯ ботамкин, дурандешу маданӣ, эҷодкору навоар бошад, сатҳи донишҳои равонӣ, педагогӣ, фарҳангӣ ва сиёсиширо мунтазам баланд бардорад, вазифаи худро ба пурағайи донад ва дар раванди фаъолиятҳои аз он самаранок истифода барад. Равоношинос бояд ҳамкории ҳамешагиро пурсамар бо маъмурияти муассиса ва мураббӣи дошта бошад.

**Нарзиой НАЗИРОВА,**  
равоношинос

▶ КӯДАКИСТОН

Ҳар амал, ҳар сухан, ҳар тадбир ва ҳар ибтикор аз он вобаста аст, ки чӣ гуна оғоз меёбад. Аз ин рӯ, «оғози кор – ними кор» гуфтаанд. Ва ҳам таъкид кардаанд: «Об аз сар бояд соф бошад». Ин ҳама гуфторӣ воқеъбинона ба омӯзиши саводу дониш низ дахл дорад. Бояд аз кӯдакӣ, аз айёме, ки тифлакони ба оламу одам бо назари кунҷқобона, бо шавқу завқ ва гоҳе бо ҳайрат менигаранд, ба он

## Ибтидои кор ними кор аст

бояд ҷидду ҷаҳд кард, ки хурдтаракон ба саводомӯзӣ, ба китобу навиштани хондан, ба расмкашию дурусту бегалат ҳарф задан майл пайдо кунанд. Аз ин лиҳоз, муассисаҳои томактабӣ масъулияти зиёд ба дӯшдоранд. Зарур аст, ки пеш аз ҳама, мураббияҳо мутахассиси фаъолу эҷодкору навоар бошанд, пайваста донишҳои худро тақмил бахшанд, таҷриба омӯзанд, дунёи рангину ширини кӯдаконро ҳуб донанд, бо хурдтаракон «забон ёфта тавонанд». Муҳим аст, ки кӯдакон ба мураббияи худ меҳр дошта бошанд, ба ӯ бовар кунанд ва эҳтиромаш намоянд. Дар ин ҳолат кӯдакон мураббияи худро бо диққату тавачҷуҳи том гӯш мекунад, аз пайи иҷрои супоришҳои мешаванд, хатто, дар бораи мураббияи меҳрубону хушсуханашон ва машғулиятҳои ба волидон бо шавқ ҳикоят мекунад. Мураббияҳо бояд аз оғози истиқболи кӯдакон дар кӯдакистон бар он кӯшанд, ки ҳар амалу рафтору гуфторашон сабақомӯзу таъсиргузор бошад ва дар мадди назар дошта бошанд, ки кӯдакон ба онҳо бо тавачҷуҳи хоса менигаранду ба тарзи худ маънӣ мебардоранд. Муҳим аст, ки сухани мураб-

бия равону самимӣ, бе сакта ва аз унсурҳои шеваю лаҳҷа орий бошад. Мутаассифона, аз ин ҷиҳат дар кӯдакистонҳои мо норасоноҳои ҷиддӣ ба мушоҳида мерасанд. Қисме аз мураббияҳо така ба забони адабӣ надоранд, гуфторашон, суханашон ба кӯдакон саршор аз калимаҳои лаҳҷавист.

Ин гуна мураббияҳо ба мундариҷаи машғулиятҳои онҳо бо кӯдакон низ чандон эъти-

бор намедиханд ва худомӯзии ҳамешагӣ, табодули таҷриба бо ҳампешагон надоранд. Ба ҳамагон маълум аст, ки мо дар замони пешрафти босуръати илму техника ва талаботи рӯзафзун ба омӯзиш зиндагӣ дорем. Даврони мо ба мутахассисони варзида ва ҳамаҷиҳата мумтоз ниёзманд аст. Барои ба ҳаёт, ба фаъолияти шоиста омода намудани насли наврас тамоми зинаҳои тахсилот масъуланд, муассисаҳои томактабӣ низ.

Бояд аз хурдӣ – аз зинаи аввали тахсилот дар ниҳоди кӯдакон нисбат ба саводомӯзӣ, доништанӣ забонҳо, кор бо технологияи компютерӣ шавқу завқ парварид, аз ин лиҳоз, ҷунонки мегӯянд, «хиштҳои аввалини бинои маърифати онҳоро бояд рӯсту устувор гузошт».

Замони муосир аз аҳли таълиму тарбия фаъолияти ба-вусъату пурсамар такозо дорад ва аз ҷумла, мо – кормандони муассисаҳои томактабӣ бояд созгор ба ин талаботи замони амал намоем.

**Рухиона ИДИЕВА,**  
мудиршири ширхоргоҳ-  
кӯдакистони №112-и  
ноҳияи Сино



Ширкатҳои сайёҳии Франция дар ҷашни байналмилалӣ Наврӯзи Тоҷикистон иштирок мекунад.

► ДАРСИ ТАРБИЯВӢ

**Фаъолияти омӯзгор дар мактаб хеле гуногунпаҳлӯю доманадор аст. Илова ба корҳои дигар, ба зиммаи гурӯҳе аз омӯзгорон вогузошта мешавад, ки ҳамчун роҳбари синф низ ифои вазифа дошта бошанд. Ба ҳар синф омӯзгорони зиёде вобаста ба фанҳои таълимӣ алоқамандӣ доранд, вале сармуаллими (агар чунин гуфтани раво бошад) ҳар синф роҳбари он аст.**

Ҳам омӯзгорони фанҳои гуногун, ҳам хонандагон, ҳам роҳбарияти мактаб ва ҳам волидон барои ҳалли ҳама гуна масоили мубрам маҳз ба роҳбари синф муроҷиат менамоянд. Яке аз вазифаҳои асосии роҳбари синф баргузор намудани дарсҳои тарбиявӣ мебошад. Ин гуна дарсҳо ҳафтае як маротиба дар вақти муқаррарнамудаи чадвали дарсҳо баргузор мешаванд. Дар зарурат роҳбари синф метавонад дарси тарбиявӣ гайринавбатӣ (ё иловагӣ) ташкил намояд. Роҳбари синф бо ҳадафи бонизому мурағбат ва пурсамар ба роҳ мондани дарсҳои тарбиявӣ, нақшаи чунин дарсҳоро (барои як чорак, нимсола ё соли таҳсил) таҳия намуда, барои омӯзишу тасдиқ ба роҳбарияти

Фирдавсӣ барои эминӣ бехатару беосеб нигоҳ доштани Ватан аз душманони ғаддору киновар талош варзидаву аз ҷон гузашт кардаанд. Ин шохбайти «Шохнома» ифодагари сатҳи баланди муҳаббат ба Ватан ва ватандӯстӣ:

*Ҳама сар ба сар тан ба куштан диҳем,  
Аз он бех, ки кишвар ба душман диҳем.*

Ватандӯстӣ наҷибтарин хислати ҳар инсон мебошад. Шахси ватандӯст дар ободонию пешрафти Ватан пайваستا ҳиссагузор мешавад. Бузургтарин гуноҳ, гуноҳи авфнопазир хиёнат ба Ватан аст. Мо Ватани ободу зебо ва озоду соҳибистиклол дорем, ки онро ном Тоҷикистон аст. Тоҷикистони азизро бояд ҳама самимона, садоқатмандона дӯст дорем, бипарастем...

Дар идомаи дарси тарбиявӣ дар оҳанги сухани роҳбари синф хонандагон мулоҳизаронӣ ва ибрози назар мекунад. Хонандаи 1: - Ман Ватани маҳбубамонро дӯст медорам. Хушбахтам, ки чунин Ватани сарсабзу хушманзар насибам гаштааст. Тоҷикистон мамлақати офтобӣ ва кӯҳсор мебошад, обхоро сарватҳои табиӣ фаровон дорад.

Хонандаи 2: - Тоҷикистон яке аз мамлақатҳои зеботарини ҷаҳон эътироф шудааст. Ҳар сол диёри маҳбуи моро сайёҳони зиёде аз саросари ҷаҳон тамошо

**Ифтихори мо ту ҳастӣ, эй Ватан!**

таълимгоҳ пешниҳод мекунад. Дарсҳои тарбиявӣ маъмулан ба мавзӯҳои одоби ҳамида, рафтору гуфтори шоиста, ватандӯстиву сулҳпарастӣ, вазъи давомоти аҳли синф, муҳокимаи ин ё он ҳодисаи ҷиддӣ, тавсифи хунару хунаромӯзӣ ва амсоли инҳо бахшида мешаванд. Ҳоло ба тариқи намуна ва ҳамчун табодули таҷриба байни ҳампешагон чанд лаҳзаеро аз дарси тарбиявӣ дар мавзӯи «Зи инқи Ватан ҷӯш дорад дилам» тавзеҳ мебахшем. Дар ин мавзӯ дар ҳар як соли хониш баргузор намудани як дарси тарбиявӣ мувофиқи матлаб аст. Ин дарс асосан мувофиқи нақшаи зер баргузор мешавад: 1) сухани муқаддимавии омӯзгор-роҳбари синф оид ба Ватан ва ватандӯстӣ, 2) ба суоли «Ватан дар нигоҳи шумо (зери мафҳуми Ватан чиро мефаҳмед?) посух гуфтани, 3) дар бораи Ватан шеърҳо хондан, 4) омӯхтани зарбулмасалу мақол ва ҳикматҳои дар ситоишу бузургдошти Ватан, 5) Тоҷикистон-Ватани маҳбуи мо, 6) ватандӯстӣ чӣ гуна мешавад? 7) Хизмат ба Ватан шарафмандист...



мекунад ва мафтунаш мешаванд. Ин боиси ифтихори мост.

Хонандаи 3: - Ман аз китобхоро нашрияхо дар бораи Тоҷикистон – Ватани маҳбубамон бисёр мақолаҳо хондаам. Аз тамошои манзараҳои Ватан ба васонти телевизионӣ кас мафтун мешавад. Дар ҳақиқат, Ватан доштан, дар Ватан будан бахти баланд аст.

Дар қисмати дигари дарси тарбиявӣ хонандагон дар васфи Ватан шеърҳо мехонанд, зарбулмасалу мақолҳо мегуянд. Чун ин дарси тарбиявӣ «Зи инқи Ватан ҷӯш дорад дилам» ном гирифтааст, салоҳ он аст, ки роҳбари синф дар оғози ин қисмат шеъри «Ишқи Ватан» - и адиби ҷанговар Ҳабиб Юсуфиро кироят намуда, мазмунашро мухтасаран тавзеҳ бахшад.

Дар бораи Ватан, ватандӯстӣ, меҳру садоқат ба Ватан шеърҳо зиёданд, зарбулмасалу мақолҳо низ. Аксари онҳо маълуму машҳуранд ва хонандагон низ хуб медонанд. Такрору шарҳи силсилае аз ин гуна ашъору афкор аз ҷониби хонандагон дарси тарбиявиро пурмазмуну таъсирбахштар мекунад.

Мувофиқи нақшаи таҳиянамудаи роҳбари синф ва вобаста ба омодагии қабли хонандагон дарси тарбиявӣ хеле судманд баргузор мешавад.

**Фарзона ЛАШКАРОВА,**  
омӯзгори забони англисӣ,  
роҳбари синф

**Волидайн намунаи фарзандонанд**

Доираи тарбия васеъ буда, фарогири масъалаҳои гуногун мебошад. Фарзандонро дар рӯҳияи ростиву росткорӣ, ҳудоғоҳиву худшиносии миллӣ, нақунимову покҷидонӣ, иззату хурмати калонсолон, ватандӯстиву меҳнатпарастӣ, илмдӯстӣ ва эҳтиром намудани арзишҳои миллӣ тарбият кардан аз вазифаҳои асосии оилаву мактаб (муассисаҳои таълимӣ) ба шумор меравад.

Дар моддаи 6-уми боби 2-юми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» омадааст: «Падару модар, новобаста ба он ки яқоя ӯ ҷудо зиндагӣ мекунад, дар таълиму тарбияи фарзанд ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои баробар доранд, ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон».

Мушоҳидаҳои нишон медиҳанд, ки баъзе падару модарон солҳои дар мактаб таҳсил кардани фарзандон ягон бор ба мактаб намеоянд. Онҳо кори

таълимро танҳо вазифаи мактабу муаллим мепиндоранд. Падару модар бояд бо мактабу муаллим робитаи қавӣ ва пайваста дошта бошанд.

Чунонки мутафаккири бузурги тоҷик Муҳаммад Ғаззоли мегӯяд: «Фарзанд амонат аст дар дасти падару модар ва дили поки фарзанд нафис асту нақшпазир, ҳар нақше, ки ба ӯ гузорӣ, чун мушк ба худ бигирад ва чун замин пок аст, ҳар тухме, ки дар вай бикорӣ, бирӯяд. Агар тухми хайру неки аст, ба саодати дину дунё расад ва падару модару муаллим дар он савоб шарик бошанд. Агар тухми бадӣ афканӣ ва ӯро ба ҳолаш гузорӣ, то ҳар чӣ хоҳад, кунад ва бо ҳар кӣ хоҳад, нишинад, ҳаргиз аз вай умеди неки накуни». Бинобар ин, падару модаронро мебошад дар тарбияву ба камол расондани фарзандонашон масъулияти ҷиддӣ эҳсос намоянд.

**Манижа БОБОЕВА,**  
омӯзгори мактаби рақами 77-и  
шаҳри Душанбе

► ШАРАФМАНДОН

**Раҳнаварди ҷодаи илм ва таълим**

Ҷавони боистеъдод Абдурахим Мадаминов дар оғуши кӯҳистони ноҳияи Ашти вилояти Суғд тарбия ёфт. Дар мактаби 10-солаи шаҳраки Шайдон нахустмарҳилаи таҳсилро ба анҷом расонд. Муҳаббат ва дилбастагӣ ба донишомӯзӣ ӯро ба Душанбе овард ва дар катори донишҷӯёни бехтарини факултаи физикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қарор гирифт. Вазъи зиндагӣ ӯро водор намуд, ки таҳсилро дар донишгоҳ катъ намуда, ба Ашт баргардад ва дар мактаби 7-солаи деҳаи Мулломир, ки муаллим намерасид, ба фаъолият пардозад. Соли 1951 дар 37- солагӣ модараш аз олам гузашт. Падар 5 фарзандро бо заҳмати деҳқонӣ ба воя расонд, вале дар оила гайр аз ӯ боз ҷаҳор нафари дигар буданд. Аз ин рӯ, пас аз таҳсили нопурра дар Донишгоҳи миллии Абурахим ба муаллими машғул гашта, дар баробари ёри ба падар маблағи таҳсил ва зиндагиро дар шаҳр ҷамъоварӣ намуда, ба Душанбе баргашт ва таҳсилро дар Донишгоҳи кишоварзии Тоҷикистон ба номи Ш. Шохтемур идома дод.

Донишгоҳро бо баҳои аъло хатм кард. Дар катори бехтарин донишҷӯён дар донишгоҳ фаъолиятро оғоз кард. Шавқи илмомӯзӣ ӯро ба Институти умуимиттифоқии илмию таҳқиқотии иқтисоди кишоварзии шаҳри Москва овард. Ба як ҷавони деҳотӣ, ки бо забони русӣ озодона ҳарф мезаду хеле хоксор, меҳнатдӯст буд, ҳамдарсон, устодон ва соҳибхона Елизавета Ивановна Травкина, ки Абдурахим дар хонаи ӯ иҷора менишаст, бо муҳаббат менигаристанд, дӯсташ медоштанд.

Баъзеҳо ба душворихо тоб наоварда, донишгоҳро тарк мегуфтанд, вале мушқилоти рӯзгор рӯҳ ва иродаи қавии Абдурахимро нашикаст, балки азми ӯро боз ҳам ба ҷодаи илм неру бахшиданд. ӯ бо роҳбарии номзади илмҳои кишоварзӣ Пентюк Матвей Василевич рисолаи номзадии худро дар мавзӯи «Роҳҳои асосии зиёд ва арзон намудани истеҳсоли маҳсулоти гӯсфанди сергӯшту равған дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (дар мисоли хоҷагиҳои водии Ҳисор) соли 1967 дар Институти илмӣ-таҳқиқотии иқтисоди кишоварзии шаҳри Москва

бомуваффақият химоя кард ва ба Душанбе баргашт. Дар Донишгоҳи кишоварзии Тоҷикистон мудри кафедраи усулҳои иқтисодию математикӣ ва техникаи ҳисоббарор таъйин гардид. Кордонӣ ва меҳнатдӯстиаш боис гашт, ки ӯро соли 1975 ноиби ректор оид ба таълим таъйин намуданд.

Абдурахим Мадаминов дар таҳияи ҳуҷҷатҳои муҳим - «Консепсияи таракқиёти комплекси агроноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2005» ва «Консепсияи таракқиёти маълумот оид ба кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои пешрафти иқтисодиёти кишвар аҳамияти аввалиндараҷа доштанд, иштирок кардааст.

ӯ дар қонфронсҳои байналмилалӣ шаҳрҳои Тошканд, Москва, Торонто, Гаага, Анкара иштирок ва суханронӣ намудааст. Бо роҳбарӣ ва иштироки бевоситаи ӯ лоиҳаи инвестисионии бавуҷудоварии тухми картошкаи бечирм қоркард ва дар семинари байналмилалӣ шаҳри Торонто (Канада) манзури олимони гардониди шуд.

Абдурахим Мадаминов соли 2006 рисолаи докториро дар Донишгоҳи давлатии аграрии ба номи К.А. Тимирязеви Россия дар мавзӯи «Таъмини устувории рушди хоҷагии кишлоки Тоҷикистон» химоя намуд. Корҳои илмӣ - таҳқиқотии ӯ дар самти омӯзиши бозор, маҳсулоти алоҳидаи ҳӯроқворӣ ва устувории соҳаи кишоварзии Тоҷикистон равона шудаанд. Заҳмати шабонарӯзӣ боис гашт, ки ӯ 7 монография, 15 маҷмӯаи илмӣ ва зиёда аз 220 кори илмӣ ва илмӣ- методӣ ба таъб расонад.

Абдурахим Мадаминов узви Шӯрои услубӣ ва илмӣ факултаи иқтисоди донишгоҳ, Шӯрои маҳсули диссертатсионии Институти иқтисодиёти хоҷагии кишлоки Академияи илмҳои кишоварзӣ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба химояи рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ мебошад.

**Баиора БАДАЛОВА,**  
омӯзгори калони кафедраи  
технологияи иттилоотӣ дар КАС,  
Гулнора БАДАЛОВА,  
омӯзгори забон ва адабиёти тоҷики  
коллекти информатика ва техникаи  
компютери шаҳри Душанбе

ТАҚРИЗ

# Дар ҳама кор машварат бояд

**Бидуни дастуреви машварату маслиҳате ба коре даст задан аксаран фарҷоми нохушоянд дорад ва аз ин ҷост, ки аҳли хирад «дар ҳама кор машварат бояд» гуфтаанд ва ҳамзамон хушдор додаанд: «кори бе машварат наку н-ояд». Машварат бунёди пирӯзист, пайи иҷрои амале аз оқиле дастур гирифта ба гуна дар ҷодаи матлаб машъали фурузонии Данкоро ба даст овардан аст.**

Китобхое, ки хусусияти рохнамоиву тавзеҳбахши доранд, низ дар хамин ради-фанд. Масалан, бидуни мутолиаи чанд китоби ба шарҳи ашъори Ҳофизи лисонулғайб навишта, ба олами вусъатман-ди мазмуни эҷодиёти ин шоири тавоно ворид гаштан имкон на-дорад. Барои он ки фаҳми назми Бедили волосуҳан бикунӣ, бо-яст ба ҳадди ақал ду-се китоби шарҳнигоронро варак бизанӣ. Дар шумори китобҳои дигар дастурхоеро, ки бо ҳадафи тавзеҳу тафсири усули таълими фанҳо таҳия мешаванд, метавон ҳамчун раҳнамо, ҳамчун пири хирад («Бе пир марав, ки дар бимонӣ») пазируфт. Ин гуна китобҳо монои калиди дари маърифатанд ва имкон фароҳам меоваранд, ки омӯзгорон дар таълими фанҳо нӯги риштаро ба даст оваранду ба комёби бирасанд. Дар мактабҳои олии омӯзгорони фардо мувофиқан ба самти пазируфтаи худ фанҳои дахлдорро меомӯзанд, то мин-баъд, чун шарафи омӯзгорӣ на-сибашон гашт, ба шогирдон дар мактабҳо вобаста ба он фанҳо сабақ биомӯзанд. Ба таъкиди устодони мактабҳои олии, до-ниш омӯхтан чизи дигар асту

онро ба касе интиқол додан, омӯзонидан чизи дигар. Ҳамин «чизи дигар»-и дувум баста аст ба усули омӯзиши фанҳо ва ё ба истилоҳи маъмули имрӯз, мето-дикаи таълими фанҳо. Зарур аст, ки ҳар фан дар мактабҳои олии омӯзгорӣ методикаи таълим дошта бошад. Маълум, ки фан-ни забони модарӣ дар меҳвари омӯзиши донишҷӯён қарор дорад ва фанни меҳварӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ низ маҳз забони модарист. Ин фан «куфлуқшои ҳама дарҳост» ва дар омӯхтани ҳама фанҳои дигари таълимӣ ба хонанда-гон мадад мерасонад. Аз ин рӯ, хонандагон забони модариро бояд амиқу дақиқ биомӯзанд ва дар ин кор ба онҳо, албатта, омӯзгор дастгири раҳнамо.

Дар омӯзонидани забони модарӣ омӯзгороне муваффақ мешаванд, ки пеш аз ҳама, аз мето-дикаи таълими он хуб огаҳӣ дарёфтаанд. Ҳамбаста ба ин, дар мактабҳои олии омӯзгорӣ мето-дикаи таълими забони тоҷикӣ аз фанҳои асосӣ ва дастурӣ ба шумор меравад. Бо тақозои за-рурат дар дарозии даҳсолаҳои зиёд оид ба методикаи таълими забони тоҷикӣ аз ҷониби усто-дону олимони бахши филология-и мактабҳои олии ҷумҳурӣ сил-силаи мақолаҳо навишта шуда-анд, вале боиси таъҷуб аст, ки дар як давраи тӯлонӣ ҳеҷ нафаре ба навиштани китоби дарсӣ ба-рои ин фанни муҳим азм накар-дааст. Ба ин кори пурахмират ва манфиатбор барои омӯзгорони забону адабиёти тоҷик ниҳоят олимони маъруфи соҳаи педаго-гикаи тоҷик, услубшиноси вар-зида, узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, доктори илмҳои педагогӣ, профессор Саидбой Шербоев бо чуръати комил даст зад ва комёб шуд. Соли 2009 китоби дарси ин устоди номвар бо номи «Мето-дикаи таълими забони тоҷикӣ» (барои донишҷӯёни факултаҳои филологияи мактабҳои олии



Тоҷикистон) ба нашр расид, ки воқеан ҳам, ҳодисаи муҳим гар-дид дар соҳаи таълиму тарбия ва дар арсаи методикаи таъли-ми фанҳо. Ин китоб аз ҷониби аҳли таълиму тарбияи кишвар зуд ва гарм пазируфта шуд ва ба китоби рӯимизӣ табдил ёфт. Чу-نونки ишора шуд, китоб ҳамчун дастур барои донишҷӯёни факултаҳои филологӣ таълиф шудааст, вале онро омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик низ ҳамчун раҳнамои фаъолияти худ қабул карданд ва ба ин ва-сила мушовиреро дарёфтанд, ки кайҳо боз интизораш бу-данд. Ҳамин буд, ки китоби «Методикаи таълими забони тоҷикӣ» дар давоми ҳамагӣ даҳ сол 7 маротиба бознашр шуд ва тездоди нашраш аз даҳ ҳазор убуру кард. Инак, рӯи дасти мо нусхае аз нашри китоб (соли 2020) қарор дорад, ки аз 31 ҷузъи ҷопӣ (496 саҳ.) иборат аст. Он аз муқаддима, ду бахш («Масъалаҳои умумии методи-каи забони тоҷикӣ», «Таълими фаслҳои курси мактабии забони тоҷикӣ») ва понздаҳ боб таркиб ёфтааст. Дар сарсухани китоб, ки ба қалами олимони барҷаста, академик Муҳаммад Лутфулло-зода мутааллиқ аст, суҳан оид ба муҳимтарин ҷанбаҳо, тавсифи муҳтавои асар ва таъ-

киди аҳамияти он ба миён ома-да. Таъкид мешавад, ки китоби «Методикаи таълими забони тоҷикӣ» ба зоти худ дар кишвар назир надорад ва ба омӯзиши босамару ҳадафмандонаи забо-ни тоҷикӣ ҳам дар мактабҳои олии ва ҳам дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ нақши ҷашмигир мегузорад. Ин ки-тоби раҳнамо дар заминаи таҷрибаи қариб бистосолаи му-аллиф, ҳамбаста бо таълими донишҷӯён дар мактабҳои олии ва раҳбарӣ ба таҷрибаомӯзии онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ иншо шудааст ва аз ин рӯ, пайванди қавӣ бо амалия дорад. Ҳамчунин, муаллиф-олими фароҳназар дар таълифи китоб аз таҷрибаи фаъолияти нигорандагии олимони соҳаи педагогикаи давлатҳои дигар ба вижа, олимони равишши-нос (методист)-и рус истифода намудааст. Ин нукта ҳам таъ-кид карданӣ, ки профессор С.Шербоев хангоми тибқи за-рурат бознашр намудани китоб онро бознигарӣ ва аз назари нав таҳрир кардаву тақмил ба-хшидааст ва ҳатто, бобҳои нав ворид сохтааст. Аз ин хусус, овардани иқтибосеро аз нашри нави китоб (аз «Муқаддима»-и муаллиф) бамаврид меҳисобем: «Нашри охири китоб пурра дар заминаи қоидаҳои нави имлои забони тоҷикӣ таҳрир карда шуда, дар он мувофиқи талабо-ти низоми кредитии таълим дар охири ҳар боб саволномаҳои тестӣ (дар маҷмӯъ, 260 савол-нома) пешниҳод гардидааст, ки ин амал низ кумакест барои андаке сабук намудани захмати омӯзгорон». Илова бар ин гуфтаҳои иттилоъ бояд дод, ки муаллиф дар фароварди наш-ри ҷаиди китоб гузоришро бо номи «Маълумоти мухта-сар оид ба ҷараёни ташаккул ва таҳаввули методикаи таъ-лими забони тоҷикӣ» замина бинмудааст, ки ба назари мо, боиси боз ҳам тақмил ёфтани

муҳтавои он гардидааст. Ин гузориш, чунонки муаллиф ҳам зикр кардааст, манзараи умумии марҳилаҳои таҳқиқи мето-дикаи забони тоҷикиро пеши назар падид меоварад ва низ ба пажӯҳишгарони ин фан ва умуман, алоқамандони масоили методикаи таълим ба сифати сарчашма ва маъхаз хидмат ме-кунад. Профессор С.Шербоев аҳамияту моҳияти илми мето-дикаи таълими забони тоҷикиро, пеш аз ҳама, дар он мебинад, ки «ба муаллим, омӯзгори ҷавон усулҳои дурусти ба хонандагон омӯхтани забони тоҷикиро ёд медиҳад, ўро бо назарияи дар амал санҷидашудаи таълими забони модарӣ шинос мекунад, аз роҳҳои ҳаёти кор бозмедо-рад, ба сӯи фаъолияти эҷодкорӣ хидоят менамояд». Таъкид ме-шавад, ки «ҳар қадар муаллим дар усулҳои таълими забони тоҷикӣ моҳир бошад, ба ин кори наҷиб шавқу ҳавас дошта бошад, ҳамон қадар хонанда-гон ҳам дар омӯхтани забони тоҷикӣ рағбат мекунанд».

«Методикаи таълими забони тоҷикӣ» китоби хеле фароги-ру муҳтавомад аст, масоили мубраму муҳим ва умдатари-ни таълими босамари забони тоҷикро фаро мегирад ва дар радифи дигар вазифову рисолати пурифтхораш дар татбиқи нишондодҳои асосии Қонуни ҚТ «Дар бораи забони давлатӣ» хидмати арзишманд мекунад, муҳаббатафзони донишҷӯёну хонандагон нисбат ба забони нобу ширини тоҷикӣ мегардад. Ҳақ ба ҷониби устоди арҷманд, ака-демик М.Лутфуллозода аст, ки дар ҳулосаи сарсухани ба кито-би «Методикаи таълими забони тоҷикӣ» навиштааш овардааст: «Месазад, ки китоби мазкур ба ҳайси як асари мукаммалу фундаменталӣ (бунёди) арзёби гардида, сазовори ҷоизае ҳам дониста шавад».

А.МУРОДИЙ,  
«Омӯзгор»

АДИБИ БАҶАҶО

**Агар хато накунам, ҳанӯз дар давраи донишҷӯӣ дар китобҳои ба номи Фирдавсӣ бо китобе вохӯрдм, ки «Ҳикояҳои даҳ сол» ном дошту муаллифаш Мустафо Шарқӣ буд.**

Ман яке аз ҳикояҳои китобро мутолиа карда, ба хусни баён, санъати тасви-ри нависанда, образҳои хотирмони он мафтун гардидам ва пеши худ тасмим гирифтам, ки ин китобу дигар асарҳои адаби то ба ҳол ба худ ношиносро дарёфт ва ҷиддан мутолиа мекунам. Китоби дар боло номбаршударо ёфта, бо тааммуқ мутолиа кардам ва рӯҳам болида гашт. Баъдтар китобро бо номи «Таркиши охири», ки дар рӯи муқовааш номи Мустафо Шарқӣ ва Нарзӣ Одилов сабт гардида буд, аз мағозаи китоб харида, дар як нишаст мутолиа кардам. Инак, пас аз чандин сол китоби мукаммалӣ адаби бомаҳорат, шодравон Мустафо Шарқӣ бо номи «Сабақи аввалин» ба нашр ра-сид, ки тухфаи арзандаю мондагорест дар арафаи ҷашни 100-солагии нависан-да. Дар пешгуфтори китоб, ки «Адаби писандида ва инсонии шикастанафе» ном дошта, ба қалами мунаққид ва адаби-ётшиноси маъруф Абдухалиқ Набавӣ

## Аз «Садбарги хитой» то «Кабӯтарони сулҳ»

тааллуқ дорад, зинда-гинома ва марҳалаҳои эҷодии Мустафо Шарқӣ тахлилу рақамзанӣ гар-дида, хусусиятҳои вижаи услуби образфарии на-висанда равшану бармало гардидааст. Аз навиштаи А.Набавӣ маълум мегар-дад, ки насаби адиб На-заров буда, Шарқӣ тахал-луси адабии ӯ ба шумор мерафтааст. М.Шарқӣ зо-даи деҳаи Қаратоғи водии Ҳисор буда, пас аз хатми мактаби деҳа таҳсилро дар Омӯзишгоҳи саноатӣ идо-ма медиҳад. Ҳамчунин, ба сифати корманди адаби-дар рӯзномаи ноҳиявии Норақ ифои ва-зифа мекунад. Солир 1940 ба сафи Ар-тиши шӯравӣ даъват мешавад ва танҳо соли 1946 ба диёри худ бармегардад. Ба таъкиди мунаққид А.Набавӣ, М.Шарқӣ асосан дар бораи бачаҳо менавишт ва ҳамзамон, дар киссаю очеркҳои ба тас-вири воқеаҳои Ҷанги дуноми ҷаҳон пар-дохта, симон қахрамононаи мардони да-лери гурди ватандӯсти тоҷикро меофарад.



Дар навиштаҳои адиб ба та-ври ҳамешагӣ ҳислатҳои неку ҳамидаи инсонӣ талкин гар-дида, воқеаҳои дар ҳикояҳои киссаҳои тасвиркардан шодравон М.Шарқӣ дорои пафоси баланди инсондӯстӣ ва ибратомӯз мебошанд. Дар ҳикояи «Садбарги хитой» аз оғоз ҷузъиёте тасвир шу-дааст, ки моҳияти муассири ахлоқию тарбиявиरो доро мебошад.

Қахрамони ҳикоя Тоҷӣ баъд аз анҷоми дарсҳо, ба тасдиқи нависанда:

«Ин кор ба вай маъқул буд, вале аз онҳое, ки ин гулхоро бо ҳамроҳии ӯ та-моми тобистон парвариш намуда, акнун онҳоро аз хотир баровардаанд, норухат буд. «Хайр, ҳеҷ гап не, худам нигоҳубин мекунам», - мегуфт вай худ ба худ ва ба амали нек машғул мешавад.

Дар ҳикоя симон ҳамсинфи Тоҷӣ-Шомул хеле боварибахш ба қалам дода шудааст. Бо нишон додани лаҳзаҳои кӯтоҳ дар бораи муносибати нодурусти Шомул ба Тоҷӣ ва дар охир хатошро

фаҳмида, узрҳои намудани Шомул на-висанда муваффақ шудааст, ки лавҳаи ҷолибу хотирмонеро аз ҳаёти наврасон ба таври бадеӣ таҷассум намояд. Дар китоби тозанашири «Садбарги хитой» 40 ҳикояи Мустафо Шарқӣ, мақолаву резаҳикояҳо ва киссаи «Таркиши охири» (бо ҳаммуаллифии Нарзӣ Одилов) гирд овар-да шудаанд. Ба таъкиди А.Набавӣ, «дар байни асарҳои барои кӯдакон эҷодкардан М.Шарқӣ тасвири зиндагии ба худ хос ва олами пураҷобату ғароиботи ҳайвонот ва парандагон («Фохтаҳои Гулнора», «Пешонақашқа», «Ба хубӣ –хубӣ...», «Қасос») мақоми хосаеро ишғол наму-даанд». 5 октябри соли 1985 Мустафо Шарқӣ, дар 65-солаги дар шаҳри Ду-шанбе аз олам ҷашм пӯшид ва ўро дар зодгоҳаш-Қаратоғ ба хок супориданд.

Дар китоби «Садбарги хитой» намунаҳо аз эҷодиёти духтари адиб-Гали-на Назарова (ҷаҳор ҳикоя) бо забони русӣ оварда шудааст. Ҳамчунин, ду мақолаи омӯзгор Р.Ҷураев дар бораи ҳаёту фаъо-лияти эҷодии Мустафо Шарқӣ ҷой дода шудаанд. Китоби мазкур 500 нусха буда, бо расмҳои оро дода шудааст.

Шодӣ РАҶАБЗОД,  
«Омӯзгор»

КИТОБИЁТ

**Самандари Искандар солҳои тӯлонӣ ҳамчун рӯзноманигор дар нашрияҳои пурнуфузи кишвар кор кардааст. Ҳангоми дар нашрияи «Минбари халқ» ба ҳайси муҳбири минтақавӣ фаъолият намудан Самандари Искандар дар бораи сохтмони азими энергетикӣ кишвар - Неругоҳи барқи обии Роғун мақолаю гузоришҳои зиёде ба чоп расондааст.**

Инак, мавсуф кулли навиштаҳои худро перомуни сохтмони НБО-и Роғун гирдоварӣ намуда, дар шакли китобе тахти унвони «Роғун-арсаи номусу нанг» нашр кардааст, ки ба ифтихори 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тухфаи шоистаю арзандаест барои хонандагони тоҷик.

Китоби «Роғун-арсаи номусу нанг» фарогири 67 мақолаю очерк буда, дар ин навиштаҳо таҳлилу тадқиқи масоили мураккаби сохтмони НОБ-и Роғун аз дидгоҳи журналистӣ, тасвиру бозтоби қахрамонию иродати бемислу монанди коргарони фидойӣ, бозгӯиҳои мушқилоте, ки ба таври маснӯӣ садди роҳи бунёди ин иншооти бузург мегардиданд, ҳамовозии гарму ҷӯшони мар-

асосии мақолаҳои китобро эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба ормонҳои миллӣ ташкил медиҳад, ки масъалаи бо барқ таъмин намудани кишвар, соҳаҳои саноату иқтисодиёт ва баромадан аз бунбасти энергетикӣ-коммуникатсионӣ бахши асосию халқунандаро дар он дар бар мегирад. Дар мақолаҳои «Даъвати ватанхоҳӣ» ва «Сулолаи коргарон» муаллиф (ҳанӯз соли 2007) бо эътимод зикр намудааст: «Ин сафари нахустинам ба маҳалли ояндаи шаҳри Роғун буду даъвати аз сидқи дили бобои Сафаралӣ як бур-



СИТОИШНОМАИ РОҒУН

дум аз иқдоми Президенти мамлакат, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо шиори «Роғунро худамон месозем!» даъвати ватандӯстона ба амал оварда буданд ва гайра инъикоси ҳамачониба ёфтааст. Бояд зикр намуд, ки Самандари Искандар ба марҳалаҳои оғоз ёфтани вусъат ги-

ди фаъолияти минбаъдаи касбии ман дар инъикоси ин неругоҳи овозадори кишварамон мешавад: мо аз оғоз бошад ҳам, бо набзи сохтмони ояндаи ин иншооти асри 20 ва 21-и Тоҷикистон бояд хуб ошно шавем. Хулоса, манзараи ваҳмангезе дошт маҳаллаи ояндаи шаҳри Роғун, ки ба хоҳири НБО-и овозадори дар ҷаҳон бо садди 335-метра, ки аз баландтарин дарғот маҳсуб меёбад, ба нақша гирифта шуда буд. Вале маълум буд, ки ин бунёдкорихо ояндаи неке дар пай доранд». Дар сохтмони НБО-и Роғун фарзандони бобои Сафаралии 82-сола-Умар, Ҳасану Ҳусейн, Раҷабалӣ ва Ҷумба садоқатмандона меҳнат мекунанд. Самандари Искандар зимни суҳбат бобои Сафаралӣ ва шарҳи ботафсили он, як-як дар бораи касбу пешаеро, ки фарзандони мӯйсафед интиҳоб карданд, нақл мекунад. Дар китоб, дар баробари лавҳаю мақола ва гузоришҳо, ҳамчунин, мусоҳибаҳои С.Искандар бо мутахассисон ва сарварони китъаҳои сохтмонӣ оварда шудаанд, ки душворию мушқилоти марҳалаҳои сохтмониро бо тамоми паҳлӯҳои инъикос намудаанд.

Як хусусияти ҷолиби мақолаҳои китоби мавриди назар дар он аст, ки Самандари Искандар ҳамчун рӯзноманигори соҳибтаҷриба андешаҳои худро бо часорату ҷуръати баланд иброз дошта, ягон масъалаи чигилу печида ва ваъдабозиҳои баъзе аз раҳбарони ширкатҳои вақти хоричиро дар қиблаи бунёди НБО-и Роғун сарфи назар намекунад.

Китоби Самандари Искандар – «Роғун-арсаи номусу нанг» бо воқеаҳои лаҳзаҳои хотирмони тасвирамудаи муаллиф, ки бевосита дар НБО-и Роғун сурат мегирад, тавонидааст саҳифаи навро дар таърихи бунёди иншооти аз ҷиҳати стратегӣ муҳим дар кишвар боз намояд.

Шодӣ РАҶАБЗОД,  
«Омӯзгор»

**P.S. Собиқ корманди нашрияи «Омӯзгор», рӯзноманигор ва публитсистеи шинохта, муаллифи китоби «Роғун-арсаи номусу нанг» Самандари Искандар ба синни 75 қадам гузошт. Мо, аҳли эҷоди нашрия, ўро ба ин муносибат шодбошу таҳният гуфта, барояш дар зиндагӣ хушбахтию саодат ва дар корҳои эҷодияш комёбиҳои нав ба нав орзу мекунем.**

ЭҶОДИ БАДЕЙ

**Абдурашидро дар зимистон қуллаҳои барфпӯш, дар баҳорон чаҳ-чаҳи булбулу ку-куи мусича, дар тобистон вазидани насими рӯҳбахши кӯҳӣ, дар тирамоҳ ҳосили деҳқону ҳазонрезӣ ва дар кишвар тинҷию оромии мардумон ба илҳом меоварад.**

Хуш омадӣ, баҳори ман,  
Баҳори гулфишони ман,  
Баҳори умри пурнишот,  
Баҳори беҳазони ман,-  
гуфтаниш низ аз суруру шодмонӣ мужда меоварад.

**Нури Ваҳдат, нури имонро бубин,  
Файзи сулҳи Тоҷикистонро бубин.  
Дар фазои бегубори кишварам  
Офтоби бахти хандонро бубин.**

Мавзӯҳои шеъри Абдурашид гуногунанд. Вай андешаҳои ғоҳе ба газалу рубоию дубайтӣ, ғоҳи дигар бо шеъри сафеду тарҷебанду таркибанд ва мухаммас баён меорад.

Мекӯшад тасвираш рангин бошад, радифу кофияҳо тоза бошанд, санъати суҳанаш комро ширин намояд. Бо ин ниёт ӯ пайваста меомӯзад, машқ мекунад, то шеъри хотирмону хонданӣ гӯяд.

Муҳаббат ваҳдати халқи ҷаҳон аст,

Шеъри умед

...Абдурашиди Абдунабӣ омӯзгор аст. Ӯ ба шогирдон аз дурдонаҳои назму насри адабиёти пургановатамон чида-чида намуна меораду дили кучаки онҳоро гармтар ба шеърӯ шоирӣ менамояд. Дар ҳамин мавриди муносибу мувофиқ дониши андӯхташро ба кӯлбори шогирдон мерезад ва бо ин васила шеър то шеър андешааш бештар боровар, суҳанаш пухтатар мегардад. Бо шеваи меҳрубонию эҳсоси худшиносӣ таъя ба хаводиси ҳаёт мекунад. Ӯ ситоишкунандаи фарҳангу забон аст:

Ҳар он кас, ки забон дорад, намирад,  
Суҳанҳои равои дорад, намирад.  
Ба рӯи сафҳаи заррини таърих  
Варо он ҷовидон дорад, намирад.

Ёфтани гапи наву тоза, таркибҳои дилнишину таъсиргузор, ҳаёли омехта ба зарбулмасалу мақол, таъбирҳои намакин сурудаҳои Абдурашидро то андозае аз тақрору андешаҳои обшуста дур доштаанд. Ӯ бо ифтихору таманно мегӯяд:

Тоҷикистон, ҷони ман, ҷони ман бош,  
Сачдагоҳу қиблаи имони ман бош...  
Номи покат доймо андар забонам,  
Ҷовидон дар дафтари девони ман бош.

Номзади илмҳои филологӣ Нуралӣ Нурзод дар пешгуфтори китоби Абдурашид «Ҷаманистони ишқ» чунин овардааст:

«Марзу буми муҳаббати ӯ нисбат ба Ватан дар вусъати андешаҳои худӣ ӯ дар ҳадди фарохност, ки мисли фаввораҳои бузурги чашасорон аз қаъри дил берун омадаву даштҳои нопадйоканорро тай менамояд».

**Нишони дӯстиш ҷовидон аст.**

Абдурашид акнун меҳода каламашро аз дигар баҳрҳо ҳам санҷад, ба мисли баҳри мутақорибӣ мусаммани максур, баҳри рамали мусаммани солим, баҳри рамали мусаддаси солим, баҳри раҷазӣ мусаддаси солим ва амсоли инҳо, ки ҳар яке талаботи маҳсули худро доранд. Ба ин эҷодкори хушсалиқа барон он, ки ба соҳили мурод бирасад, барор меҳомем. А.Абдунабӣ дар баҳри ҳазачи мусаддаси солим мегӯяд:

Агар ёрӣ, ба ҳоли дил назар бинмо,  
Ба сӯи кулбаам аз дил гузар бинмо,  
Ба рӯи шодмонӣ, эй азизам, ту  
Тамоми дӯстонамро хабар бинмо.

Вожаю таркибҳои, ба мисли қабон ваҳдат, талоши зиёд, авҷи фалак, дасти касиф, сачдаи шукрона, гӯшаи нози ҳаёл, чароғи завқ, қошонаи сидқу сафо... дар шеър бори маънӣ қашида, ба қушоиши симои образҳо мусоидат кардаанд.

Абдурашид аз санъати бадеӣ мавридшиносона истифода менамояд ва масалан, корбасти ҳар ташбеҳ дар эҷодиёташ мисраъоро комилтар кардааст:

Ҳамчу Монӣ дар пайи тасвири сарви  
қоматат  
Нақши рӯятро ҳаёлам рӯ ба рӯят  
мекашад.

Умедворем, ки шеърҳои Абдурашид минбаъд боз ҳам хонданбобу равонтару пуробуранг шуда, хавдоронашро лаззати тоза маънавий эҳдо мекунанд.

Маъруфи ҲИСОМ

ОМУЪЗГОРОНИ МО

Забони Пушкину  
Толстойро меомӯзанд

Омӯзгори забони русӣ Музаффар Файзуллоев зиёда аз нисфи умри бобаракаташро сарфи баланд бардоштани сатҳи сифати таълиму тарбияи шогирдон кардааст. Агар ба фаъолияти пурбаракати омӯзгор назар андозем, мебинем, ки номбурда шогирдонашро дар рӯҳияи худоғоҳӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, ватанпарварии меҳнатустӣ, донишандӯзӣ, баланд бардоштани малакаю ҷаҳонбинии хонандагон тарбия ва ба камол расондааст. Музаффар Файзуллоев пас аз хатми факултаи забон ва адабиёти руси Донишгоҳи давлатии Бохтар бо роҳхат ба ноҳияи Файзобод ба кор фиристода шуд. Азбаски дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия омӯзгори забон ва ада-

биёти рус намерасиданд, М.Файзуллоев дар муассисаи таҳсилоти миёнаи адабиёти рус ташкил карда шуда, асарҳои шоирону навишандагони рус ва расмҳои онҳо насб ва ҷой дода шудааст. Аз таълимгоҳи мазкур ду нафар дар олимпиадаҳои ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ иштирок карда, сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. Мавсуф соли 1996 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 1 ва соли 2008 дар гимназияи хусусии ноҳияи Файзобод ба фаъолияти худ идома бахшида, сазовори иззату эҳтирми коллективи омӯзгорон ва падару модарон гардидааст. Хизматҳои М.Файзуллоев бо нишони «Аълочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ифтихорномаи ҳукумати ноҳияи Файзобод кадр карда шудааст.



Ҳокими САҒАР,  
ноҳияи Файзобод

► ЗИКРИ ХАЙР

## Омӯзгори хушрӯзгор

Вакте ки аввалин ма-  
ротиба, соли 1983  
падарам маро ба сахни мактаби №1 овард, муаллима Рачаббӣ Амриалиева бо оғӯши кушода ва чехраи болида маро пешвоз гирифта, китобу дафтар ба дастам дод. Ҳар гоҳ ки ба синфхона мебаромадам, симои гарми устод ва меҳри модаронаи ӯ маро ба сӯи худ мекашид. Азбаски модарам низ омӯзгор буд, боре ба ӯ гуфтам: - Ман мисли модару устодам муаллима мешавам. Тарзи либоспӯшӣ, муомилаи нек ва суҳанони самимии устодам Рачаббӣ Амриалиева ва модарамро дида, дар дилам хаваси омӯзгор шудан пайдо гардида буд.

Азбаски аздам катъӣ буд, ниҳоят, муаллима шудам.

Соли 1988, баъди хатми Донишқадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода бори аввал ба мактаби №1-и ноҳияи Темурмалик ба кор омадам. Устодам Рачаббӣ Амриалиева бо хурсандии зиёд маро пешвоз гирифта, аз сидки дил шодӣ мекард. Дар паҳлуи устодонам фаъолият намудан бароям шараф буд.

Муаллима факултаи забон ва адабиёти Донишгоҳи Омӯзгори ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакии шаҳри Кӯлобро хатм намуда, ба ноҳияи мо, ба хонадони Зоировҳо келин шуда омад. Аввалин шогирдонашон ману шавҳарам будем.

Муаллима аз мо маслиҳатҳои хешро дарег намедошт ва барои онлаи мо ба мисли омӯзгори оилавӣ ҳисоб меёфт. 10 нафар аз оилаи мо дар назди ӯ таълиму тарбия гирифтанд.

Баъди гузашти солҳо нахустин фарзандамро ба синфи якум овардам. Боз ҳам муаллима бо чехраи кушод қабуламон намуд.

Фаъолияти пурсамари омӯзгорро ба назар гирифта, ӯро ба гимназияи хонандагони болаёқати ноҳия, ба номи Ҳокимшо Ҳафизов, ки соли 2006 таъсис гардидааст, ба кор даъват намуданд. Сарвари гимназияро низ ба ӯ пешниҳод намуданд, аммо рад кард.

Маро ба ҳайси ҷонишини

директор оид ба таълим ба кор пазируфт.

Рачаббӣ Амриалиева дар ноҳия обрӯю эътибори хоса дошта, дар ҳама маҳфилу чорабиниҳо гули сари сабади анҷуман буда, шогирдони устодамон дар ҳамаи озмунҳои ноҳиявӣ, вилоятию ҷумҳуриявӣ ҷойҳои намоёнро ишғол менамуданд. Ҳоло онҳо дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа фаъолият намуда истодаанд. Маҳз меҳнати софидилонаю заҳматҳои бепеҳнии устодро ба назар гирифта, ба ӯ нишони “Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро лоиқ донистанд.

Бояд қайд намоям, ки муаллима натавонанд дар мактаб, дар хона низ зани мушфиқ ва модари меҳрубон буда, маҳз тарбияи дурусти он кас буд, ки фарзандон ҳама дорой маълумоти олии гардиданд.

Гулнозу Гулнара ва Гулбахор пайрави касби модар гардида, ҳар кадоме дар муассисаҳои гуногун ба таълиму тарбияи насли наврас машғуланд. Наргису Шаҳодат касби пуршарафи духтуруро пешаи худ намуданд.

Писарони муаллима Салоҳиддин ва Ҳусниддин дар соҳаи иқтисодиёти шаҳри Душанбе фаъолият доранд.

Солҳои охир устод дар нафақа буда, аз бемории диабети қанд азият мекашид. Ҳар гоҳ ки ба зодгоҳам - ноҳияи Темурмалик ба дидани волидайнӣ азизу мерубонам ва шешовандон мерафтам, бо дастовезе хатман устодамро хабар мегирифтаам. Устод бо дили кушод, табассуми ба худ хос ва суҳанони модаронаи худ аз қору борам пурсон мешуданд.

Хабари вафоти муаллимамаро шунида, чанд муддат ба худ наомадам, зарбаи сангин буд ин хабар бароям...

Рӯзу солҳо пайи ҳам мегузаранд, аммо меҳру муҳаббати устоди зиндаёд ҳеҷ гоҳ аз ёди шогирдон ва ҳамкорону наздикони ӯ зудуда намегардад.

**Майрам УРАЗОВА,**  
омӯзгори синфҳои  
ибтидоии мактаби №1-и  
ноҳияи Темурмалик

Агар умр вафо мекард, соли  
Аоянда омӯзгори варзида-  
ву собикадор Шералӣ Сафаров  
70-солагиашро дар зодгоҳаш -  
деҳаи Ғалвоҷ таҷлил менамуд.  
Ният дошт, ки ба ин муносибат бо  
иштироки бехтарин омӯзгорони  
ноҳияи Данғара як конфронси

дӯстону ҳампешагонаш, бехтарин  
шогирдонаш нигоштае рӯи қоғаз  
биовард. Боз чандин нияти неки  
дигар дошт. Дарего, ки дили пу-  
рармон ба хок бурду рӯзи дуҷоми  
моҳи феврале соли равон бар  
асари бемории бардавом тарки  
олам гуфт. Иродаи қавӣ дошт

ассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ  
кор кард. Панҷ сол директори  
мактаби рақами 27-и ноҳияи  
Данғара буд. Аз соли 1979 то охи-  
ри ҳаёт дар мактаби рақами 23-и  
ноҳия ҳамчун омӯзгори синфҳои  
ибтидоӣ фаъолият дошт. Пи-  
сандидаву маҳбуби ҳамагон,  
соҳибхотиром буд. Дар ноҳияву  
вилоят чун омӯзгори тозақору  
собикадор ва инсони шариф ме-  
шинохтандаш ва масъулини соҳа  
ҷавономузгоронро даъват мекар-  
данд, ки аз таҷрибаи судманди ӯ  
баҳрабардорӣ намоянд. Волидон  
аз он изҳори қаноатмандӣ ме-  
карданд, ки фарзандашонро маҳз  
устод Шералӣ Сафаров сабақ  
меомӯзад. Устод дорандаи нишо-  
ни «Аълочии маорифи Ҷумҳурии  
Тоҷикистон» ва чанд мукофоти  
дигар буд. Номи некаш поянда  
аст.

**Ҳама мардони неку зиндаёнд,  
Ки бо неки дари дилҳо кушоданд.**

**А.ИЛЁСПУР,**  
ноҳияи Данғара

## Номи неку монда аз ӯ

маърифатию адаби  
созмон бубахшад  
перомунӣ умдатар-  
рин масоили таъли-  
му тарбия дар зинаи  
аввали таҳсилот  
гуфтугӯ ба миён овар-  
рад. Ният дошт, ки  
собикаи қориашро  
дар оғӯши мактаб  
ба ним аср бира-  
сонад. Ният дошт,  
ки оид ба бехтарин  
лаҳзаҳои зиндагиаш,  
бехтарин Устод пас аз хатми мактаби  
бехтарин омӯзгорӣ чилу хафт сол дар му-



устод Шералӣ Сафаров  
ва ҳеҷ бемориро ҷиддан  
қабул намекард ва баъ-  
зан ба шиддати дард  
ҳам бошад, тан ба мак-  
таб мекашид ва мегуфт,  
ки бехтарин даво баро-  
ям дидори ҳамкорон,  
мулоқоту машғулият бо  
шогирдон аст. Бо тамоми  
ҳастӣ ба мактаб, ба қори  
таълиму тарбия дода  
шуда буд.

Устод пас аз хатми мактаби  
омӯзгорӣ чилу хафт сол дар му-

## Ёди падар

**Бидуни чун ту мардони муҳаққиқ  
Чаҳон фони шавад, фони, падарҷон!**

Алҳақ, ҳар гоҳ ки ин суҳанони  
Лохутии бузургвор ба ёдам мерасанд,  
симои нурони падари бузургворам  
пеши назарам чилвагар мешавад.  
Падарам Ҷӯрабой Мухиддинов 31-уми  
август соли 2020 дар сини 88 вафот  
карданд.

Падар 26-уми январи соли 1932 дар  
оилаи ду даъват депутати Совети Олии  
СССР, раиси хоҷагӣ Мухиддин Ҷӯраев  
ба дунё омада, дар зер тарбияи ин  
шахсияти бузург ба воя расида, пешан  
омӯзгориро интихоб менамоянд ва  
60 сол дар ин ҷодаи пурмасъулият  
заҳматгалаб қору фаъолият намудаанд.

Падарам дар мактаби №20-и деҳаи  
Мадм омӯзгор буданд ва тавассути  
ранҷу заҳмати пайваставу хислатҳои  
начиби хеш тавонистанд, шогирдони  
зиёдеро ба воя расонанд, ки ҳоло  
камари ҳиммат баҳри рушди кишвари  
азизамон-Тоҷикистон саҳт бастаанд.  
Қиблаҳо ҳам инсоне буданд, хеле  
начибу покзақор ва хушгуфтор.  
Шогирдону ҳамкоронашонро самимона  
дӯст медоштанд ва бо онҳо муносибати  
ҳамида доштанд.

Падарам дар деҳаамон аввалин шахсе  
ҳастанд, ки духтаронашон Зулайҳо,  
Наима ва Матлубаро хонанда, соҳиби  
пешаи омӯзгорӣ намудаанд.

Бале, чунин буданд падари бузургвори  
ман. Афсӯс, ки он кас имрӯз дигар дар  
қайди ҳаёт нестанд моро роҳбалади  
намекунанд. Хонаи охирашон обод ва  
чоёшон чаннат бошанд!

**Зулайҳо МУҲИДДИНОВА,**  
омӯзгори мактаби №20-и  
деҳаи Мадми ноҳияи Айни

Ман, Гулмаҳмад Собиров,  
солҳои тӯлонӣ ронанда шуда,  
ба нафъи миллату Ватан хизмат  
кардаам. Алҳол нафақахӯр буда,  
давлати пирӣ меронам. Солҳои  
чанги шаҳрвандӣ баҳри ҳимояи  
Ҳукумати конститутсионӣ ва  
фардои дурахшони ҷумҳури  
мубориза бурдам. Шукр мекунам,  
ки соҳиби фарзандони баркамо-

сатху сифати донишандӯзии  
набераам сахми босазо мегузро-  
ранд. Хусусан, робитаи роҳбари  
синфи набераам С.Зоирова бо  
волидони хонандагон хуб ба роҳ  
монда шудаасту муаллима пай-  
васта аз натиҷаи саводу дониш  
ва вазъи одобу ахлоқи фарзан-  
донашон онҳоро огоҳ месозад.  
Ман, хусусан, аз маслиҳатҳои

## Аз омӯзгори варзида миннатдорам

лу наберагони бисёре мебошам.  
Набераам Собирҷон дар синфи  
3-и муассисаи таҳсилоти миёнаи  
умумии №69-и ноҳияи Исмои-  
ли Сомони шаҳри Душанбе  
таҳсил мекунад. Ман аз хониши  
хубу аъло, рафтору интизоми  
намунавӣ ва меҳру муҳаббати  
набераам нисбат ба китобу  
китобҳои ниҳоят хушхоло хур-  
санд ҳастам. Вақт ёфта, зуд-зуд  
ба таълимгоҳи мазкур меравам  
ва аз вазъи донишандӯзию одо-  
бу ахлоқи Собирҷон хабардор  
мешавам. Роҳбари синфи набе-  
раам, муаллима Саида Зоирова,  
омӯзгори забони русӣ Хусния  
Хусейнова ва забони англисӣ  
Илҳом Ғоибов дар пешравии

беғаразонаи муаллима С. Зои-  
рова, ки баҳри бехбуди таҳсилу  
сабақомӯзии Собирҷон ба тав-  
ри мунтазам изҳор мебарояд,  
хеле миннатдорам. Барои фаъ-  
олияти самарабахш ва муно-  
сибати дилсӯзонашон нисбат  
ба шогирдон, аз ҷумла, набе-  
раам Собирҷон ба омӯзгорон  
С.Зоирова, Ҳ.Хусейнова ва  
И.Ғоибов миннатдориҳои сами-  
мии худро баён карда, ба эшон  
саодатмандӣ ва комёбиҳо орзу-  
мандам.

**Гулмаҳмад СОБИРОВ,**  
сокини деҳаи Бакавул,  
Ҷамоати деҳоти Айни  
ноҳияи Варзоб

## 11 миллиард сомонӣ барои сохтмони иншооти ҷашнӣ

Дар Тоҷикистон бо ташаббуси Пешвои миллат, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон авҷи воқеи бунёдкорӣ бо маром идома дошта, шаҳру деҳоти мамлакат ба ҷабҳаи бузурги созандагӣ табдил ёфтаанд. Тоҷикистон барои таҷлили 30-солагии Истиклоли давлатӣ омодагӣ мегирад. То моҳи сентябри соли равон дар ҷумҳури бунёди зиёда аз 22 ҳазор биноҳои истиқоматӣ, мактабҳо, иншооти иҷтимоию истеҳсоли ва роҳҳо ба нақша гирифта шудааст. Дар ин бора 5 феврал зимни нишастии матбуотӣ Раиси Кумитаи сохтмон ва меъморӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадсаид Зувайдзода иттилоъ дод. Ба гуфтаи ӯ, соли 2020 дар саросари кишвар 157 муассисаи нави таҳсилоти миёнаи умумӣ ва биноҳои иловагӣ барои 63 000 хонанда ба истифода дода шуданд. Соли 2020 бо харчи беш аз 1 миллиарду 63 миллион сомонӣ 147 иншооти варзишӣ бунёд гардид.

► КАЛОМИ ВОЛО

Низомии Ганҷавӣ яке аз шоирони  
Барҷастаи адабиёти форсу тоҷик  
буда, ба шаҳодати адабиётшиносии маъ-  
руф Шиблии Нуъмонӣ, аслан аз шаҳри  
Қуми Эрон мебошад, харчанд маҳалли  
таваллудаш шаҳри Ганҷа ҳисоб меёбад.

Мусаллам аст, ки дар таърихи адабиёти  
форсу тоҷик Низомӣ ба ҳайси дoston-  
саро шинохта шуда, «Хамса»-и ӯ боис ба  
он гардида буд, ки шоирони асрҳои баъдӣ  
дар пайравӣ ба дostonҳои шоири бузург  
«Хамса»-ҳои худро таълиф кунанд, ки  
Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ ва Амир  
Хурави Деҳлавӣ аз қабиле онҳо маҳсуб

меёфтанд. Аммо, ба иқрори баҳши аъза-  
ми адабиётшиносон, Низомӣ дар эҷоди  
ғазал, қасида ва қитъа низ дасти тавоно  
доштааст. Ӯ ғазалро равону содаву шево  
мегуфта, ки мисолаш ин аст:

**Маро гӯй, ки чунӣ, чунам, эй дӯст,  
Чигар нурдарду дил пурхунам, эй дӯст.  
Шунидам ошиқонро менавоzij,  
Магар ман з-он миён берунам, эй дӯст?**

Ба эътирофи тазкиранависон, Низомӣ  
аз нахустин шоиронест, ки масоилу панду  
хикмату фалсафаро ба риштаи назм кашӣ-

## Маҳорати суҳанвар

да, қасоидро аз мадх ва мадлоҳӣ софу пок  
намудааст. Низомӣ неруи бузурги тахай-  
юлро доро буда, дар «Искандарнома»-и  
худ тулӯю гуруби офтобро дар чандин  
маврид ба таври баъни воқеа дар риштаи  
назм кашидааст, вале дар ҳар маврид оро-  
иши тозае ба он додааст:

**Чу ёқути хуришедро дудд бурд,  
Ба ёқут ҷустан чаҳон пай фишурд.  
Ба дуддӣ гирифтанд маҳтобро,  
Ки ин бурд он гавҳари нобро.**

Шоири нобиға дар шеър аз анвои гу-

ногуни саноеи бадеӣ, аз ҷумла, истио-  
раву ташбеҳ дар ғояти ҳунар истифода  
карда, ба ашъори худ обуранги баланд  
бахшидааст. Низомии Ганҷавӣ дар ба-  
ёни андешаҳои панду ахлоқӣ низ неруи  
бузург дошта, ба хусус, дар «Маҳзан-ул-  
асрор» таълимоти ахлоқии худро ҳамчун  
ҳакими донишманд муфассалан ифода  
намудааст. Ба тасдиқи як нафар хаводору  
мухлиси Низомӣ дар ҳамаи замон, ӯ та-  
моми ашъори панду ахлоқии Низомиро  
дар маҷмӯае бар 35 фасл мураттаб карда  
будааст, ки дар китобхонаи давлатии Да-  
кани Ҳиндустон маҳфуз будааст.

**Анорой АХМЕДОВА,**  
омӯзгор

## ТАВАҶҶУХ

## ДИҚҚАТ: ОЗМУН

Ҳафтаномаи «Омӯзгор» ба ифтихори «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» барои бехтарин мақолаи илмию методӣ ва таҳлилий озмун эълон мекунад.

Дар мақолаҳо бояд умдатарин масоилу мушкилотҳои марбут ба таълиму баррасии фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар меҳвар қарор дошта бошанд. Ба мақолаҳо, ки ҳамбаста ба мулоҳизоту андешаҳои судманд ва таҳлилу пешниҳодоти ҷолибанд, афзалият дода мешавад. Ҳамчунин, мақолаҳо бояд инъикосгару собиткунандаи моҳияти омӯзиши фанҳои мазкур бошанд ва нақши онҳоро дар пешрафти ҷомеаи муосир, таъмини фардои дурахшони кишвар ба таври шоиста инъикос намоянд.

Озмун аз рӯзи эълон шуданаш то 10 марти соли 2021 идома меёбад.

Мукофотҳои барои ғолибон:

Ҷои 1-1600 сомонӣ

Ҷои 2-1200 сомонӣ

Ҷои 3-800 сомонӣ

Таъкид:

Ҳаҷми мақолаҳо набояд аз 3-4 саҳифаи чопи компютерӣ (ҳарфи Times New Roman Tj, 14 - 2 интервал) зиёд бошанд, дар акси ҳол ба озмун роҳ намеёбад.

Маркази барномаҳои байналмилалӣ иттилоъ медиҳад, ки Вазорати федеролии маориф, илм ва тадқиқоти Австрия озмуни стипендияҳоро ба номи «Френтс Верфел», «Рихард Плашка» ва «Эрнстс Мах» барои хатмуқунадагон, донишҷӯён ва олимони эълон намудааст.

Стипендияҳои мазкур барои соли таҳсилоти 2021-2022 ба яке аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Австрия ҷиҳати иҷрои корҳои илми-тадқиқотӣ ва густариши робитаҳо пешбинӣ шудааст.

Маълумоти муфассал дар сомонаи [www.grants.at](http://www.grants.at)

## ПАЖҶҶИШ

## Нигоҳе ба осори Маҳастӣ

«Рӯзгор ва осори Маҳастии Хучандӣ» – пажӯҳиш ва нақди расо дар заминаи эҷодиёти ин шоираи бузурги тоҷикон ва олами форсидабон аст, ки таълифи онро адабиётшиноси маъруф, доктори илмҳои филологӣ, профессори Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров Матлубаи Мирзоюнус анҷом додааст.



Китоб дар нашриёти «Хурӯсон»-и Хучанд бо теъдоди 1000 нусха бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ нашри китоб ба зевари таъб ораста гардида, ҳосили захираи ҷустуҷӯ ва пажӯҳиш дар заминаи ин мавзӯ буда, бо баҳрамандӣ аз осори арзишманди ин шоираи тавоно ва ба қор гирифтани манбаҳои мухталиф оид ба Маҳастӣ таълиф гардида, арзиши баланди илмӣ дорад.

«Рӯзгор ва осори Маҳастии Хучандӣ» дар муаррифии ҳарчи бештари ҷойгоҳи ин бонуи адабу ҳунари иқдоми ҷиддӣ ва муассир буда, баҳрамандӣ аз он ба пажӯҳишгарон ва алоқамандони мероси адабӣ аз аҳамияти зиёд бархурдор аст.

Алишер РАҲМОНӢ,  
журналист

## ЭЪЛОН

## Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

барои ишғоли мансабҳои маъмурии хизмати давлатии холии зерин озмун эълон менамояд:

Раёсат ва шӯбаҳои Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Сугд, Хатлон, шаҳри Душанбе ва минтақаҳои дахлдори ҷумҳурии

1. Раёсати агентӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон (шаҳри Хоруғ)

Сармутахассиси раёсат - 1 ҷой;  
Мутахассиси пешбари раёсат - 1 ҷой.

2. Раёсати агентӣ дар вилояти Сугд (шаҳри Хучанд)

Муовини сардори раёсат - 1 ҷой;  
Мутахассиси пешбари раёсат - 1 ҷой.

3. Раёсати агентӣ дар вилояти Хатлон (шаҳри Бохтар)

Сармутахассиси раёсат - 1 ҷой;  
Мутахассиси пешбари раёсат - 4 ҷой.

4. Раёсати агентӣ дар шаҳри Душанбе

Сармутахассиси раёсат - 1 ҷой.

5. Шӯбаи агентӣ дар минтақаи Кӯлоб (шаҳри Кӯлоб);

Сармутахассиси шӯба - 1 ҷой.

6. Шӯбаи агентӣ дар минтақаи Рашт (ноҳияи Рашт)

Мутахассиси пешбари шӯба - 1 ҷой;  
Мутахассиси шӯба - 1 ҷой.

7. Шӯбаи агентӣ дар минтақаи Зарафшон (ноҳияи Айнӣ)

Мутахассиси пешбари шӯба - 1 ҷой.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби муовини сардори раёсат

- тахсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ дар мансабҳои категорияи сеюм ё 5 сол собиқаи умумии хизмати давлатӣ ё 6 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

- дониш ва малакаи роҳбарӣ, идоракунӣ, банақшагирии раванди кор ва кор бо тобеон;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 1873 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби сармутахассис

- тахсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 2 сол собиқаи хизмати давлатӣ ё 3 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 1140 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассиси пешбар

- тахсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 1140 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассиси пешбар

- тахсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 1140 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассиси пешбар

- тахсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 1140 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассиси пешбар

- тахсилоти олии касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- 1 сол собиқаи умумии меҳнатӣ;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 930 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Маоши мансабӣ 768 сомонӣ, иловапулӣ барои собиқаи хизмати давлатӣ аз рӯи ҷадвали ягонаи тарифӣ.

Талаботи тахассусӣ барои довталабони мансаби мутахассис

- тахсилоти олии миёнаи касбӣ, ихтисоси ба мансаби ишғолшаванда мувофиқ, ки иҷрои самараноки вазифаҳои мансаби мазкури маъмурии хизмати давлатиро таъмин карда метавонад;

- малакаи хуби муошират бо аҳли ҷомеа, аз ҷумла, маҳорати ба роҳ мондани ҳамкорӣ хангоми татбиқи манфиатҳои давлатӣ.

Сафарбахши ҳақон омӯзгор аст.

ОМУЗГОР

Муассис: Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Почтаи электронӣ: [omuzgor@inbox.ru](mailto:omuzgor@inbox.ru)  
Сомонаи ҳафтанома: [www.omuzgor-gazeta.tj](http://www.omuzgor-gazeta.tj)

Сармуҳаррир  
Ноилшоҳ НУРАЛИЗОДА

Суроға: 734025, ш. Душанбе, х. Айнӣ 126, Телефонҳо: қабулгоҳ – 225-81-55, ҷонишини сармуҳаррир – 225-81-58, котибот – 225-81-57, муҳосибот – 225-81-61

«Омӯзгор» тахти рақами 0018/рз, аз 13.07.2015 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав номнавис шуда, тахти рақами 0110005977 дар Кумитани андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст. Нашрия ба хотири чандандешӣ маводе низ ба таъби мерасонад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифони хамфикр набояд ва барои онҳо масъулият ба уҳда нагирад.

Ҳафтанома дар матбааи нашриёти комплекси «Шарқи Озод» ба таъби расид. | Индекси обуна – 68850 | Адади нашр: 39571 | Насха | Таррох: С. Ниязов | Ҳуруфчинон: М. Диловарова ва Д. Забиров

Ҳайати М. ИММОМЗОДА, А. РАҲМОНЗОДА, Н. САИД, М. САЛОМИЁН, Л. НАЗИРӢ, Д. ҚОДИРЗОДА,

Таҳрир: Н. СОБИРЗОДА, Ф. РАҲИМӢ, А. МУРОДӢ (ҷонишини сармуҳаррир), Н. ОХУНЗОДА (котиби масъул)

Набатдори шумора

Ш. РАҶАБЗОДА